


АНВОР ДОНИШ



E-mail: anvor.donish@kgu.tj | Нашрияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯаబдуллоҳи Рӯдакӣ*
www.kgu.tj №5 (287) 20-уми марта соли 2019, ҷоршанбе (оғози нашр: соли 1994)

ТАБРИКОТИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, ПЕШВОИ МИЛЛАТ МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БА МУНОСИБАТИ РӮЗИ МОДАР



07.03.2019, шаҳри Душанбе

Модарону бонувон ва духтарони азиз!

Дар нахустин рӯзҳои фасли зебои баҳор, яъне айёми нурӯсафо ва гармӣ ве бедории табиат - ҷашни фарҳундаи Рӯзи модар фаро мерасад. Ҳамаи шумо, модарони меҳруbon ва бонувони арҷандро ба ин муносибат самимона табрик гуфта, ба ҳар яки шумо, пеш аз ҳама, саломатӣ, хушбахтӣ ва тамоми хушиҳои зиндагиро орзу менамоям.

Модар ягона мавҷудест, ки инсон меофарад, ба ў ҳаёт мебахшад, ўро дар оғӯши гарму пурмехри худ мепарварад, аввалин суханҳо ва гузоштани нахустин қадамҳоро ба тифлаш ёд медиҳад, фарзанди хешро бо ҳазор нияту орзӯҳои нек ба воя мерасонад.

Яъне дар замони фарзанд тарбия кардани эҳсоси садоқату самимият, неқиву нақӯкорӣ, хайру саҳоват ва ташаккули маънавии наслҳо натиҷаи заҳмати шабонарӯзии модарони мушфиқу ғамҳор ва мӯнису меҳруbon мебошад.

Модар шахсест, ки шабу рӯз ба хотири роҳату осоиши тифлаш заҳмат мека-

шад ва намегузорад, ки фарзанди ў ранҷу озоре бинад.

Вай ҳамеша дар талош аст, ки фарзандаш солиму бардам ба камол расад, соҳиби одобу маърифат, илму дониш ва қасбу ҳунар гардад ва дар оянда ба ҷомеа хизмати шоиста намояд.

Яъне дар шуури насли наврас ташаккул додани эҳсоси муҳабbat ба донишу маърифат, одобу аҳлоқ, нангӯ номус ва ватандӯстиву заҳматкашӣ, қабл аз ҳама, хизмати модар мебошад.

Маҳӯз ба ҳамин хотир, ҳар як фард модарро мисли ҷони худ ва ҳамчун зиннату сафои зиндагӣ дӯст медорад, а-зиз меҳшуморад ва ҳурмату эҳтиромашро ба ҷо мөорад.

Модар, дар ҳақиқат, сазовори ҳама гуна қадршиносӣ ва дӯстдорӣ мебошад, зеро ў меҳруbontarin инсон барои ҳар як шахс ба шумор меравад.

Мехоҳам бо ифтиҳор изҳор намоям, ки модарону занон ва бонувони қишвари азизи мо бо рафтори нек, андешаи солим ва маҳорату кордонии худ дар ободиву пешрафти Тоҷикистони маҳбубамон

саҳми бузург доранд.

Онҳо имрӯз дар ҳамаи соҳаҳои ҳаётӣ ҷомеа ва давлат соғдилона кору фаъолият менамоянд ва бо заҳмати бунёдкоронаву ташабbusҳои созандашон барои рушди давлати соҳибистикламон саъю талош мекунанд.

Нақши занону модарон дар пойдории устуровии оила ва фароҳам овардани фазои орому солим дар ҳонавода бисёр муҳим мебошад.

Бовар дорам, ки бонувону занони арҷанди мо минбаъд низ ин рисолати муқаддаси худро бо сабру таҳаммули ҳоси модарони тоҷин иҷро карда, барои тарбияи дурустӣ фарзандон, ба ҳаётӣ мустақилона омода кардан онҳо, ҳифзи гармиву баракати ҳонавода ва мустаҳкам гардидани он ва баланд бардоштани мақоми оила дар ҳаётӣ давлат ва ҷомеа саъю кӯшиш мекунанд.

Миллати соҳибфарҳангу тамаддунсози тоҷик дар тули асрҳои зиёд доир ба одоби оиласдорӣ, муносибатҳои ҳонаводдагӣ ва таълими тарбияи фарзанд суннату меъёरҳое эҷод кардааст, ки онҳо маҳӯз тавассути занону модарони арҷанди мо барои наслҳо имрӯзу фардо низ чун мактаби беҳтарини зиндагӣ хизмат мекунанд.

Ба ин маънӣ, занону модарони мо нигоҳдорандаву давомдиҳандай беҳтарин анъанаҳо ва ойинҳои аслиу деринаи ҳалиқамон, ҳусусан, дар тарбия кардану ба камол расонидани фарзандони баодобу соҳибмарифат ва ватандӯсту далер мебошанд.

Дар замони соҳибистиклойи бонувони тоҷик бо ташабbusҳои худ собит намуданд, ки метавонанд дар ҷодаи соҳибкорӣ низ муваффақ башанд. Саҳми занону бонувони соҳибкор илова ба соҳаҳои саноату қишоварӣ дар эҳҷа намуданд тараққӣ додани ҳунароҳои мардумӣ ва бо ҳамин роҳ муҳайё карданӣ ҷойҳои корӣ барои бонувони ҳонашин басо арзишманду назаррас мебошад.

Яке аз ҳадафҳои асосии Соли рушdi саъӣҳӣ ва ҳунароҳои мардумӣ эълон кардани соли 2018 ва Солҳои рушdi дехот,

Идомааш дар саҳ. 2

25 СОЛ ДАР ФАЗОИ ИТТИЛООТИИ ТОҶИКИСТОН



ТЕРРОРИ АСР: АҲМАДШОҲИ МАСУД ЧӢ ТАВР КУШТА ШУД?



НАЗАРЕ БА ЗИНДАГИНОМАИ ЯКЕ АЗ ОЛИМОНИ ШАРАФМАНД




НИЗОМНОМАИ ОЗМУНИ ҶУМҲУРИЯВИИ "ФУРӯГИ СУБҲИ ДОНОЙ..."



МИНБАРИ ДОНИШҔУ



ВАСИЯТНОМАИ ГАБРИЭЛ ГАРСИА МАРКЕС



НОМА БА МОДАР



С. 12-13

С. 3

С. 6

С. 4-5

ТАБРИКОТИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТО҆ЦИКИСТОН, ПЕШВОИ МИЛЛАТ МУҲТАРАМ ЭМОМАЛИ РАҲМОН БА МУНОСИБАТИ Рӯзи МОДАР

сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардуми эълон намудани солҳои 2019-2021 маҳз ба шугӯро гирифтани шумораи ҳарчи бештари занон дуҳтарон мебошад.

Бо амалий гардонидани чунин иқдомоти Ҳукумати мамлакат мавқеи занонро дар рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ таҳқим бахшида, барои истифодаи нерӯи бунёдкоронаи онҳо заминаи устувор фароҳам месозад.

Бо қарори Ҳукумати Тоҷикистон қабул гардидани "Стратегияи миллии фаъолгардии нақши занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020" ҷиҳати таҳияву татбиқи як силсила санадҳои муҳимми марбут ба беҳдошти вазъи иҷтимоӣ иқтисодӣ ва маънавии занону бонувон заминаи воеӣ гузошт.

Дар асоси санадҳои зикршуда як силсила иқдомоти муҳим дар самти баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа, таъмини намудани иштироки фаъолонаи онҳо дар идоракуни давлат, аз ҳособи дуҳтарон омода кадрани кадрҳои замони нав ва боз ҳам беҳтар гардонидани сиҳатии модару кӯдак амалий гардонидад шуданд.

Яке аз ғамхориҳои давлату Ҳукумат барои дуҳтарони дехоту ноҳияҳои дурдаст муқаррар намудани квотаи президентӣ мебошад, ки тавассути он то имрӯз ҳазорон нафар дуҳтарон муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро хатм карда, ҳоло дар соҳаҳои гуногуни ҳаётӣ ҷомеа ва давлат мубаффақона кору фаъолият до-

ранд.

Дар робита ба ин, меҳоҳам таъкид нағоям, ки падару модарон набояд пеши роҳи таҳсилу фарзандонро гиранд, баръакс, кӯшиш намоянд, ки онҳо таҳсил карда, соҳибмарафат ва соҳиби қасбу ҳунар шаванд ва дар зиндагӣ ба мушкилот дӯчор нагарданд.

Шумо хуб медонед, ки агар бонуи хонадон босавод бошад, метавонад фарзандони худро тарбияи дуруст дижад, онҳоро солиму бардам ва ҳамчун шахсиятҳои соҳибмарафат ба камол расонад, яъне оилаи намуниӣ барпо намояд.

Ҳукумати мамлакат амалий гардонидани тадбирҳоро, ки дар доираи барномаҳои қабулшудаи давлатӣ пешбинӣ шудаанд, ҳамаҷониба таъмин намуда, чунин сиёсатро дар оянда низ идома ҳоҳад дод.

Зимнан, хотирнишон месозам, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон аз лиҳози фоизи намояндағи занону бонувон дар мақомоти шоҳаҳои гуногуни ҳокимијат дар ҷаҳон яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол мекунад.

Итминон дорам, ки занону бонувони соҳибмарафат ва бонангӯи номуси тоҷик ба шукронаи озодиву соҳибхтиёри давлатамон ва фазои орому осудаи кишварамон бо истифода аз шароити имкониятҳои муҳайёкардаи Ҳукумати мамлакат барои пешрафти Ватани маҳбубамон содиқона ва боз ҳам бештар заҳмат мекашанд, ба хотири тарбияи наслҳои ояндаҳози миллат саъю талоши бештар мекунанд, дар ҷаҳорчӯбаи қонунҳои миллии

амон - "Дар бораи танзими анъана ва ҷашини маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон" ва "Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд" амал карда, ҷиҳати беҳтар шудани нектӯҳволӣ ва шароити зиндагии ҳонавадаҳои худ саҳми модаронаашонро мегузоранд.

Модарону бонувони муҳтарам!

Моҳи март бо ҷашини шумо оғоз гардида, бо яке аз ҷашиҳои бостонии мо - Наврӯз, яъне соли нави аҷодиамон идома мейбад. Ин айём беҳтарин рӯзҳои мебошанд, ки шумо ҳурсандӣ кунед, либосҳои зебои миллии ҷаҳон ва атласу адрасро ба бар карда, онҳоро таблиғ ва оммавӣ гардонед, ба тозагиву ободии ҳонаву кошона бештар машгул шавед ва ҳунари қадбонуҳои миллати қадимаву фарҳангимонро боз ҳам густариш бахshed.

Мо - мardon вазифадорем, ки ҳамеша ба қадри ранҷҳои қашидаи модарон, заҳмату ҳизматҳои занону дуҳтарони худ ва умеду интизориҳои онҳо расем. Мо набояд фаромӯш кунем, ки аз пайғамбарон сар карда, тамоми нобигаву алломаҳои башар аз домони поки модар ба дунё омадаанд ва дар оғӯши гарми ўбзург шудаанд.

Мо дар асри бисту якум - замони пешрафти илму техника ва дастовардҳои бе-

собиқаи ақли инсонӣ зиндагӣ дорем. Аз ин лиҳоз, бояд аз эҳсосоти ҳушунатомез ва тафаккури ақибмондаи ҳурофотӣ озод бошем, шаъну шараф ва ҳайсиҳи занону дуҳтаронро эҳтиёт ва эҳтиром кунем, ба онҳо, яъне бонувону дуҳтарон бо назари нек ва бо иззату ҳурмат муносибат намоем.

Мо бояд доим дар ёд дошта бошем, ки парваридаи модари боифату соҳибмарафати тоҷик ва намояндаи яке аз миллатҳои қуҳсанбунёду тамаддунсози дунё мебошем.

Бо истифода аз фурсат, хотирнишон менамоям, ки нигоҳубину парастории модару падар дар пиронсолӣ низ қарзи фарзандӣ ва вазифаи ҷавонмардии мо мебошад. Зоро савоби парастории волидайн ва баракати дуои онҳо дар дини мубини ислом бо ҳаҷчи акбар баробар дониста шудааст.

Бо ибрози беҳтарин ниятҳои нек ҳамаи шумо, модарону бонувони арҷманд ва ҳоҳарону фарзандони азизро бори дигар ба ифтиҳори ҷашини фарҳундаи Рӯзи модар табрик мегӯяմ ва ба ҳар яки шумо тани сиҳат, иқболи баланд, дар ҳонадонато осоиш оромӣ ва ҳушбахтигу файзу баракат оғзӯ менамоям.

Ҷаҳн муборак бошад, модарони меҳрубон, бонувони гиромӣ, ҳоҳарони арҷманд ва фарзандони азиз!

АНДЕШАҲО АНДАР БАЁНИ ЗАН - МОДАР

Зан мураббии инсон аст, аммо на мураббӣ ва муаллиме, ки фақат сухан гӯяд, балки ҳамчун модар тамоми хислатҳои неки инсониро ба қӯдак ба таври табии интиқол медиҳад.

Эмомали Раҳмон

Модар ягона оғаридгорест, дар рӯйи замин, ки ҳудошиносон намедонанд.

Пегуве

Зан заиф аст, аммо модар пурӯзвват аст.

Виктор Ҳуюғ

Зан на танҳо бо дидан хуш карда мешавад, аз ҷашм диди, зиёдтар бо гӯшат хуш кун.

Томас Фюлер

Гул баҳри бӯй додан ва зан баҳри ҳуҷбатҳои кардан оғаридга шудааст.

Г. Гердони

Зан мисли гул аст, ҳамин, ки шукуфт, барғояш зуд мерезанд.

Шекспир

Занон аз мardon дида зиёдтар соҳиби ҳикматанд, кам медонанду бисёр мефахманд.

Ч. Диӯҳемл.

Зан, ки моро дӯст дошт, ҳама гуна ҳаҷоҳоянро мебахшад.

Балзак

Зани солеҳа ними имон аст.

Маънои ҳадис

Марде, ки бар ҷафои зан таҳаммул намекунад, иддао карда наметавонад, ки ман аз он болотаром.

Абӯ Мутӣ ал-Балҳӣ

Зане, ки ҳарҷаш аз ҳамаи занон камтар аст, баракаташ аз ҳама бештар аст.

Маънои ҳадис

Модар воситаи эҷод ва рамзи хилҷат аст. Ҳеч гоҳ дар зиндагӣ наметавонед муҳаббате беҳтар ва ҳоҳаронро аз муҳаббати модар биёбед.

Балзак

Ҷоъи овар аз он дасте, ки дар шабҳои қӯдакӣ бо навозишҳояш дарҷои туро таскин дод. Ҷоъи овар аз он диле, ки ба хотири ту заҳмҳо ҳӯрд ва боз вафодору вафокор монд. Зонуи худро ба замин гу-



зор ва барои модарат дуо кун.

Шиллер

Дар зиндагӣ ду бор зону задам: як бор барои оғаридгорам ва бори дигар барои модарам.

Шеллӣ

Модар ҳатто пас аз марғ боз ҳам модар ва муқддастарин мавҷудоти ҷаҳон аст.

Кулриҷ

Занҳои мақбул аксаран ба шаҳрҳои бузург шабоҳат даранд. Онҳоро ба осонӣ метавонӣ тасарруф кунӣ, вале нигоҳ доштан кори душвор аст.

Бэвишт

Бузургии падару модар аз он иборат аст, ки ҷисмонияти фарзандро ба вуҷуд меорад. Бузургии устод аз он иборат аст, ки маънавиёти ўро рушду тақоммӯл мебошад.

Ҳардер

Бузургии падару модар ман аз он иборат аст, ки маро ба замин овардаанд. Бузургии устодам Арасту аз он иборат аст, маро ба осмонҳо бурд ва олами маънавии маро равшан соҳт.

Афлотун

Модар бо як даст гаҳвора ва бо дasti дигар ҷаҳонро такон медиҳад.

Наполеон

Зан ва фарзандон ҳисси инсондӯстии мардумро баланд мебардоранд.

Ф. Бекон

Зан чу бӯйи ҳуши бӯстон аст, қашмаш дарди сарро барад, зиёдаш дарди сар орад.

Аврангзеб

Заноне ҳастанд, ки бо зебоии худ чун бачагон бозӣ мекунанд, ин боиси худро мачрӯҳ кардан ҳоҳад шуд.

Виктор Ҳуюғ

Зан конуни пурнурӯи ҳонавода, маркази мөҳр, намояндаи ишқ, намоёнгари покӣ, намунаи муҳабbat ва дӯстӣ ва ҷашмаи бахшиш аст.

Иқбали Ҳоҳурӣ

Покдомани дар зан монанди шуҷоат дар мard аст, ман аз мard тарсӯ он гуна мутанаффирам, ки аз занни нонавиҷӣ.

Бонопарт Наполеон

Зан ҳамчун шаҳси фарҳангсозу тарбияткунанда агар худ аз воқеяни ҳаёт ва ҷомеа оғоҳу боҳабар бошад, фарзандон, аҳли оила ва пайвандони худро тарз-e тарбият мекунад, ки онҳо ба самти ҷомеаи пешрафти қадам ниҳанд.

Эмомали Раҳмон

Зан кӯдаке аст, ки бо андак меҳрубонӣ хандон ва бо камтарин бемеҳрӣ гирён мешавад.</p

ВАСИЯТНОМАИ ГАБРИЭЛ ГАРСИА МАРКЕС

Агар Худованд лаҳзасе аз ёд мебурд, ки ман аз лӯхтаки латтагие беш нестам ва бароям фурсати кӯтоҳеро барои зинда мондан мебахшид, аз ин фурсат ба беҳтарин ваҷҳи мумкин истифода намуда, ба эҳтимоли зиёд ҳар андешаамро бозгӯ намекардам, аммо ба яқин, ҳар чӣ магуфтам, пешакӣ фикр мекардам. Ба ҳар ашё на ба далели аҳамияташ баҳо медодам. Камтар меҳобидам ва бештар рӯъе мебофтаам, зоро дар тайи ҳар дақиқае, ки ҷаҳон мебандам, шаст сония нурро аз даст меҳиҷем. Роҳро аз ҳамон ҷойе идома медодам, ки дигарон меистоданд ва замоне аз бистар бармехостам, ки дигарон ҳанӯз дар хобанд. Вақте дигарон сухан мегуфтанд, гӯё ки таъми нотакори яхмоси ширинро меболъида бошам, бо камоли майл онҳоро мешунидам.

Агар Худованд фурсати

Нависандаи маъруфи колумбиягӣ, барандаи ҷоизаи Нобели адабиёт Габриэл Гарсия Маркес (06.03.1927, Колумбия - 17.04.2014, Мексика), ки ба бемории сарон мубтало гардида буд, гумон дошт, ки ҷандон умри зиёде барояш боқӣ нест ва дар соли 2000 бо иншиои ин васиятнома ё номаи ҳайрбод бо ҷаҳон ва хонандагони худ худоҳофизӣ намуда буд. Вале ба таъбири тоҷикиӣ, "бе аҷал марғ нест" ва баъди иншиои ин нома адиби мумтоз боз 14 сол зинда монд ва аз худ асаҳони зиёдеро барои дӯстдорони адабиёт ба ёдгор гузошт. Инак, матни васиятнома пешорӯи шумост.

дӯсташон медорам, як рӯз ҳам таъхир намекардам. Ба ҳар шахси бароям азиз ин ҳақиқатро бовар мекунондам, ки дӯсташ медорам ва ҷун дӯстдошта бомуҳабbat зиндагӣ мекунам. Ба ҳамагон солит мекардам, ки ба далели пири аз ишқроҳи гурез ҷӯстан

Агар медонистам, имрӯз охирин бор аст, ки туро дар ҳоли ҳурӯҷ аз хона мебинам, ба оғӯш қашида, мебӯсидамат ва фақат барои он ки андаке бештар бимонӣ, боз аз нав ба сӯйи ҳеш меҳондам. Агар медонистам, имрӯз охирин бор ҳоҳад буд, ки садоятро мешунавам, ҳар қаломи туро рӯйи навор сабт мекардам, то онҳоро гаштаву баргашта ва беохир бишнавам. Агар медонистам, ин охирин дақиқаҳоест, ки туро мебинам, ба ту мегуфтам: "Дӯстат дорам" ва намепиндоштам, ки ту, абллаҳ, худ инро медонӣ. Ҳамеша фардое ҳаст ва зиндагӣ барои беҳтарин корҳо имконияти дигаре ба мо медиҳад, то ҳамаро ислоҳ намоем, аммо агар ман иштибоҳ кунам ва имрӯз ҳар он ҷизе бошад, ки умр барои ман монда, фақат меҳоҳам ба ту як ҷиз бигӯям, он қадар зиёд дӯстат медорам, ки ҳаргиз фаромӯшат наҳоҳам кард.

На пир ва ё на ҷаҳон бо боварӣ гуфта метавонад, ки фардо чӣ пешомаде ҳоҳад дошт. Шояд имрӯз охирин бор қасонеро мебинӣ, ки дӯсташон медорӣ. Пас фурсатро аз даст мадеҳ, ҳуди ҳамин рӯз амал кун, зоро агар фардо ҳаргиз фаро нарасад, ту бешак, таассуғи рӯзро ҳоҳи ҳурӯҷ, ки фурсате барои як лабҳанд, як оғӯш, як бӯса наёфтӣ ва машгулиятҳои зиндагӣ имкони иҷрои хостаҳои охиринро бароят надоданд. Ба қасоне, ки дӯсташон медорӣ, ҳамеша меҳрубон бош ва ҳамеша барояшон бигӯ, ки чӣ қадар ба онҳо алоқа ва ниёздорӣ. Ба ҳудат ин фурсатро бидеҳ, то бигӯ: "Маро бубаҳш", "Мутассифам", "Хоҳиш мекунам", "Мамнунам" ва аз тамоми ибораҳои зебову меҳрубоне, ки медонӣ, истифода кун!

Агар афкоратро чун розе дар сина маҳфуздорӣ, ҳеч кас туро ба хотир наҳоҳад овард. Пас аз Худованд хирад ва тавонони баёни эҳсолатро талаб кун, то дӯстонат бидонанд ҳузурашон то чӣ ҳад барои ту азиз аст. Агар ту имрӯз онро нагӯй, фардоҷа мисли дирӯз ҳоҳад буд. Вале агар ту инро ҳаргиз ба забон наорӣ, ягон ҷиз арзишу моҳиятне наҳоҳад дошт...

Соли 2000

Аз русӣ тарҷума ва тавзехӣ
Шодӣ ШОҚИРЗОДА

• Шеъри рӯз

Лоик ШЕРАЛИЙ



КУЧОЙ, МОДАРИ ПИРАМ?

Дар он соат, ки дилгирам, кучоӣ, модари пирам?
Биё, бинмой тадбирам, ки дар гирдоби тақдирам.
Сарам ҳоҳад навозишҳои дастони туро имрӯз,
Дилам ҳоҳад нигоҳи гарми ҷашмони туро имрӯз.
Дилам ҳоҳад дуоятро -

Ду дастатро чу ду боли парастуҳо
Ба сӯи қибла бикшода,
Ҳудоро аз фалакҳо бар замин ҳонда,
Сипас аз пушти ман гиристай дар худ фурӯ монда...
Ҷӯ менпурсӣ?

Ту аз ман бештар медонӣ дунёрову қисматро,
Ту аз ман бештар медонӣ субҳу шоми давлатро.
Вале ман ҳар қадар аз ҳикмати дунё сабақ ҳондам,
Китоби қуҳнау навро чу болин зери сар мондам,
Фузун аз ту ҷаҳону зиндагониро надонистам,
Кашишҳои замину осмониро надонистам.
Надонистам, ки дар садсолагӣ ҳам боз
Ҳамчун кӯдаки парпек ҳоҳам мурд,
Надонистам, ки баъди шири поки ту
Фақат афсӯс ҳоҳам ҳӯрд...

Модарнома, 1980

ДУ ҲИКМАТ

ИН МАРД ДУЗД АСТ, НА ҲИЁНАТКУНАНДАИ АМОНАТ

Марде ба саҳаргоҳ ба торикий аз ҳона берун омад, то ба гармоба равад. Дар ҳоҳаду бидид.

Гуфт:

- Мувофиқат қунӣ бо ман то ба гармоба равем?

Дӯсташ гуфт:

- То ба дари гармоба бо ту ҳамроҳӣ қунам, лекин ба гармоба намедароям, ки шуғле дорам. То ба наздики гармоба бо вай бирафт.

Ба сари дуроҳа расиданд. Ва ин дӯст пеш аз оне ки аввалиро ҳабар дихад, бозгашт ва ба ҳоҳи дигар бирафт. Иттифоқро тарроре (дузде) аз паси ин мард месомад, то ба гармоба равад ба дӯзди ҳеш. Аз қазо ин мард бознанигарист, дӯздро дид ва ҳанӯз торик буд. Пиндошт, ки он дӯсташ аст. Сад динор дар остин дошт, ба дасторча баста, аз остин берун кард ва бадон доду гуфт:

- Эй бародар, ин амонат аст, бигир, то ман аз гармоба бароям ба ман боздиҳӣ.

Дӯзد он бастаро гирифт ва ҳам дар онҷо маком кард, то вай аз гармоба баромад, рӯз равшан шуда буд. Ҷома пӯшиди рост бирафт.

Таррор ўро бозхонду гуфт:

- Эй ҷаҳонмард, зари ҳеш боз ситону пас бирав, ки имрӯз ман аз шуғле ҳашмандам аз ҷиҳати амонати ту.

Мард гуфт:

- Ин амонат чист ва ту ҷӣ мардӣ?

Таррор гуфт:

- Ман марде дузд ҳастам ва ту ин зар ба ман додӣ, то ба гармоба барой.

Мард гуфт:

- Агар таррорӣ, ҷаро зари ман набурдӣ?

Таррор гуфт:

- Агар ба саноати худ (бо дӯздиан) бурдаме, агар ин ҳазор динор наандешидаме аз ту ва як ҷав боз надодаме. Валекин ту инро ба амонат додӣ ва ман дуздам, на ҳиёнат-

кунанда бар амонат.

АЙБҶУИ

Ҷаҳоне ҳонадор шуд. Рӯзи дувуми ҳонадорӣ дӯстони ҷаҳон як гӯсфанди комили қушта ва пӯсткандаро оварданд. Ҷаҳон ба ҳамсараш амр кард, ки гӯсфанди комилро пухта, барои ўва дӯстонаш тайёр намояд.

Ҷаҳонзан дар ҷаҳон гуфт, ки маҳорати пухтани гӯсфанди комилро надорад. Ҷаҳон дар ғазаб шуд, ки ҳамсараш ноҳӯдабаро аст ва амр кард:

- Либосу ҷизҳоятро тайёр кун, ба ҳонаи падарат бармегардӣ. Ба ман ҳамсари ноҳӯдабаро лозим нест, ки гӯсфанд пухта натавонад.

Ҷаҳонзанро назди падараш овард гуфт:

- Аввал дуҳтаратонро ҳамчу зан пухтузро омӯзед, баъд ба шавҳар дихед.

Ҷаҳон гуфт:

- Боке нест, ҳуди ҳозир ман бо мадараш пухтани гӯсфандро ба дуҳтаратон мөомӯзем. Бихез, дар оғил як қӯҷкори қалоне ҳаст, бирав ва онро қушта, пӯсташро ҷудо кун, модегу оташдонро тайёр мекунем.

Ҷаҳон гуфт:

- Аммо ман гӯсфанд қушта на метавонам.

Падари дуҳтар гуфт:

- Ин тавр бошад, бирав ва ба падару мадарат бигӯй, ки сараввал ба ту маҳорати мардонаро омӯзанд, пас дар маҳорати занонаи ҳамсарат айб бичӣ.

Мантиқ: Ҷунин аст ҳолати ҳар яки мӯ, ҳуд комил неstem, вале дар ҷӯстани айби дигарон маҳорати баланд дорем. Агар инсон айби ҳуд бидонад, ҳеч гоҳ пай айби дигарон наҳоҳад рафт. Пайамбар (с) мегӯянд: "Яке аз шумо ҷонгордар ҷашми маддум мебинад, вале решаи қалонро дар ҷашми ҳуд фаромӯш мекунад".

Ривояти Ибни Ҳибон бо санади саҳҳеҳ Тахияи Ҷаҳонгир РУСТАМ

1. Муқаррароти умумӣ

1. Озмунни ҷумҳуриявии "Фурӯғи субҳи доноӣ..." таҳти сарпарастии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2019 ба муносабати сазовори пешвоз гирифтани ҷашни 30 - солагии Истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мешавад.

2. Озмун бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти ҳофизи фарҳангӣ, дарёфти ҷеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишиҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳқими эҳсоси худогоҳи ҳудшиносӣ, бой гардонидани заҳираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ ва фаъолгардонии доираи забондонӣ миёни қишироҳи муҳталифи ҷомеа, аз ҷумла, ҳонандагону донишҷӯёни ҳамаи зинаҳои таҳсилот, инчунин магистрҳо, аспирантҳо, докторантҳо ва шаҳрвандони қишивар доир мегардад.

2. Масъулони озмун

3. Масъули асосии озмун Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

4. Мутасаддии баргузории озмун вазоратҳои маориф ва илм, фарҳанг, Муассисаи давлатии "Китобхонаи миллии Тоҷикистон", Қумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд.

5. Қумитаҳои кор бо ҷавонон ва варзиш, кор бо занон ва оила, дин, танзими анъана ва ҷашну маросим, Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон шарикони баргузории озмун ҳастанд.

6. Мақомоти икроияи ҳокимиюти давлатии Вилояти Ҷумҳурии Тоҷикистон Бадаҳшон, вилоятҳои Ҳатлон, Суғд, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурий ҷиҳати дар сатҳи баланд ташкил ва баргузор кардани давраҳои якум, дуюм ва сеюми озмун масъул мебошанд.

7. Дар вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо масъулияти баргузории озмун ба зимма раёсат, шӯъба ва баҳшҳои маориф, маънавиёт ва фарҳангӣ мақомоти икроияи маҳаллии ҳокимиюти давлатӣ вогузор карда мешавад.

8. Барои сафарбар кардан ба ҳондани китоб ва аз ҳуд намудани порчаҳои назмию насрӣ, инчунин тарғиби васеи он соҳторҳои марбута ва васоити аҳбори омма масъул мебошанд.

3. Комиссияи озмун

9. Масъули баргузории озмун комиссияи озмун мебошад, ки ҳайати он бо амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.

10. Салоҳияти комиссияи озмун:

- ба танзим даровардани ҷадвали баргузории озмун;
- назорати баргузории саривақтии озмун;
- таҳияи талабот ва дигар тавсияҳое, ки барои озмун зарур мешаванд;
- тасдиқи тартиби, талабот ва тавзехот;
- риояни талаботи озмун ва расонидани тавсияҳо ба довталабони озмун;
- баррасии пешниҳодҳои ҳайати ҳакамон ва арзу шикояти довталабон.

4. Тартиби баргузории озмун

11. Озмун аз ҷард ҷароӣ буда, аз моҳи январи соли 2019 то моҳи декабри соли 2019 идома меёбад. Аз аввали моҳи январ то 10 июня соли 2019 барои ҳондани асарҳо ва аз ёд кардани шеъру доистонҳо (интиҳоби жанр, ҳондани асар ва миқдори аз ҳуд кардани мисраъ ба қобилияти иштирокӣ вобаста аст) ҷаҳонӣ дода мешавад.

Даври якум озмун нимаи дуюми моҳи июн дар маркази дехот ва шаҳрак ҷамъӣ мегардад.

Даври дуюми озмун моҳи июн дар маркази ноҳия ва шаҳрҳо (ба истиснои шаҳри Душанбе) баргузор мешавад.

Аз охири моҳи июн то охири моҳи октobra ба мақсади ҳондани китоб ва аз ёд кардани ашъори адибон барои ғолибоӣ, ки дар озмунни вилоятӣ ва шаҳри Душанбе иштирок менамоянд, ҷаҳонӣ иловагӣ дода мешавад.

Шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурий низ аз ин вақти иловагӣ истифодаи карда, ба ҷамъӣ мегардад. Озмунни даври ҷорӯри барои ин шаҳру ноҳияҳои моҳи ноҳбр дар муассисаи давлатии "Китобхонаи миллии Тоҷикистон" баргузор мегардад.

Даври сеюми озмун дар маркази вилоятҳо, шаҳри Душанбе нимаи дуюми моҳи ноҳбр баргузор мешавад.

Хулосаи ҳайати ҳакамон ба комиссияи

НИЗОМНОМАИ ОЗМУНИ ҶУМҲУРИЯВИИ

озмун бо имзои раиси вилоят, шаҳр, ноҳия ва раиси ҳакамон пешниҳод мешавад.

Даври ҷорӯри озмун барои ғолибон то 20 декабря соли 2019 дар муассисаи давлатии "Китобхонаи миллии Тоҷикистон" ҷамъӣ мешавад.

12. Ҷойи баргузории даврҳо дар дехот, шаҳрак, маркази шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо, шаҳри Душанбе аз ҷониби мақомоти икроияи маҳаллии ҳокимиюти давлатӣ (ноҳияӣ, шаҳрӣ, вилоятӣ) вогузор карда мешавад.

13. Масъулияти баргузории даври якум, дуюм, сеюм ба ҷорӯри озмун тавассути шабакаҳои телевизионии маҳаллии ҷумҳуриявии намоиш дода шуда, инчунин сабти овози иштирокчиён дар радиоҳои маҳаллии ҷумҳуриявии пашҳои ҳакамон мешавад.

14. Ҷараёни баргузории даврҳои якум, дуюм, сеюм ва ҷорӯри озмун тавассути шабакаҳои телевизионии маҳаллии ҷумҳуриявии намоиш дода шуда, инчунин сабти овози иштирокчиён дар радиоҳои маҳаллии ҷумҳуриявии пашҳои ҳакамон мешавад.

15. Барои омодаи ҳондани ҷойи баргузории озмунни даври ҷорӯри озмун тавассути шабакаҳои телевизионии маҳаллии ҷумҳуриявии намоиш дода шуда, инчунин сабти овози иштирокчиён дар радиоҳои маҳаллии ҷумҳуриявии пашҳои ҳакамон мешавад.

16. Муҳлати пешниҳодҳои ҳуҷҷатҳои ғолибони даври ҷорӯри озмунни "Фурӯғи субҳи доноӣ..." даҳаи якуми моҳи декабр ғолибар карда мешавад.

17. Беҳтарин иштирокчиённи даври якум, дуюм, сеюми озмун аз ҷониби мақомоти икроияи маҳаллии ҳокимиюти давлатӣ (вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо) ба таври моддии ҷаҳонӣ ҳавасманд гардонаид мешаванд.

18. Омӯзгорон ва устодоне, ки шогирдонаи онҳо дар даври ҷорӯри озмун сазовори ҷойҳои намоён мегарданд, бо нишони ифтихории "Аълоҷии маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон", "Аълоҷии фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон", "Ифтихорнома"-и Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, "Ифтихорнома"-и Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва "Сипоснома"-и муассисаи давлатии "Китобхонаи миллии Тоҷикистон" сарфаҷороз карда мешаванд.

19. Дар озмун табақаҳои мухталифи ҷомеа, аз ҷумла ҳонандагону донишҷӯёни ҳамаи зинаҳои таҳсилот, инчунин магистрҳо, аспирантҳо, докторантҳо ва шаҳрвандони қишивар иштирокчиённи озмун мешавад.

20. Шартҳои озмун аз ҷониби комиссияи озмун назорат карда мешавад.

21. Барои аз ҳуд кардан ва ҳондани ба низомномаи рӯйхати асарҳо пешниҳодҳои карда мешаванд (замима мегардад).

Дар вақти баҳоҷузорӣ ва холгuzорӣ ба маҳорати аз ҳуд кардан ва ҳондани осор бартарӣ дода мешавад.

Ба ҳонандагону даҳонишиҳои ҷумҳуриявии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз миёни муассисаи давлатии "Китобхонаи миллии Тоҷикистон" баргузор мегардад.

22. Шартҳои озмун аз ҷониби комиссияи озмун назорат карда мешавад.

23. Комиссияи озмун ва ҳайати ҳакамон аз рӯи миёни зерин ба дараҷаи маҳорати аз ҷониби тартиби ғолибони озмун маводи намуда, ба Дастроҳи икроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқа менамояд ва ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои тасдиқ пешниҳод мекунад.

24. Ҳайати ҳакамони озмунни шаҳр, ноҳия, шаҳр ва вилоятҳоро расониши шаҳр, ноҳия ва вилоят бо санади даҳлдор тасдиқ менамоянд.

25. Ҳайати ҳакамони озмун салоҳият дода мешавад, ки рафти озмунро назорат намояд, тавсия ва тавзеход таҳия ва тасдиқ кунад, назару пешниҳодоти ҳайати ҳакамонро баррасӣ созад, ба номинатсияҳо тағайироти иловагӣ ворид гардонад ва ба арзу шикояти довталабон ҷаҳонӣ дидад.

26. Ҳайати ҳакамони озмунни шаҳр, ноҳия, шаҳр ва вилоятҳоро расониши шаҳр, ноҳия ва вилоят бо санади даҳлдор тасдиқ менамоянд.

27. Ҳайати ҳакамони озмунни шаҳр, ноҳия, шаҳр ва вилоятҳоро расониши шаҳр, ноҳия ва вилоят бо санади даҳлдор тасдиқ менамоянд.

28. Ҳайати ҳакамони озмунни шаҳр, ноҳия, шаҳр ва вилоятҳоро расониши шаҳр, ноҳия ва вилоят бо санади даҳлдор тасдиқ менамоянд.

29. Комиссияи озмун натиҷаи ниҳояти ҷамъӣ мегардад.

30. Ҳарочоти даври якум, дуюм, сеюм ва сафарбarkunии ғолибон ба даври ҷорӯри озмун аз ҳисоби мақомоти икроияи маҳаллии ҳокимиюти давлатӣ (вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо) амалӣ карда мешавад.

31. Ҳарочоти баргузории ҷорӯри озмунни даври ҷорӯри озмун, ба истиснои ҷойи хоб, аз суратҳисоби маҳсуси муассисаи давлатии "Китобхонаи миллии Тоҷикистон" амалӣ карда мешавад.

32. Ба ғолибони даври ҷорӯри озмунни давлатии "Китобхонаи миллии Тоҷикистон" амалӣ карда мешавад.

33. Ҳарочоти даври ҷорӯри озмунни давлатии "Китобхонаи миллии Тоҷикистон" амалӣ карда мешавад.

34. Ҳарочоти даври ҷорӯри озмунни давлатии "Китобхонаи миллии Тоҷикистон" амалӣ карда мешавад.

35. Ҳарочоти даври ҷорӯри озмунни давлатии "Китобхонаи миллии Тоҷикистон" амалӣ карда мешавад.

36. Ҳарочоти даври ҷорӯри озмунни давлатии "Китобхонаи миллии Тоҷикистон" амалӣ карда мешавад.

37. Ҳарочоти даври ҷорӯри озмунни давлатии "Китобхонаи миллии Тоҷикистон" амалӣ карда мешавад.

38. Ҳарочоти даври ҷорӯри озмунни давлатии "Китобхонаи миллии Тоҷикистон" амалӣ карда мешавад.

39. Ҳарочоти даври ҷорӯри озмунни давлатии "Китобхонаи миллии Тоҷикистон" амалӣ карда мешавад.

40. Ҳарочоти даври ҷорӯри озмунни давлатии "Китобхонаи миллии Тоҷикистон" амалӣ карда мешавад.

41. Ҳарочоти даври ҷорӯри озмунни давлатии "Китобхонаи миллии Тоҷикистон" амалӣ карда мешавад.

42. Ҳарочоти даври ҷорӯри озмунни давлатии "Китобхонаи миллии Тоҷикистон" амалӣ карда мешавад.

43. Ҳарочоти даври ҷорӯри озмунни давлатии "Китобхонаи миллии Тоҷикистон" амалӣ карда мешавад.

44. Ҳарочоти даври ҷорӯри озмунни давлатии "Китобхонаи миллии Тоҷикистон" амалӣ карда мешавад.

45. Ҳарочоти даври ҷорӯри озмунни давлатии "Китобхонаи миллии Тоҷикистон" амалӣ карда мешавад.

46. Ҳарочоти даври ҷорӯри озмунни давлатии "Китобхонаи миллии Тоҷикистон" амалӣ карда мешавад.

47. Ҳарочоти даври ҷорӯри озмунни давлатии "Китобхонаи миллии Тоҷикистон" амалӣ карда мешавад.

48. Ҳарочоти даври ҷорӯри озмунни давлатии "Китобхонаи миллии Тоҷикистон" амалӣ карда мешавад.

49. Ҳарочоти даври ҷорӯри озмунни давлатии "Китобхонаи миллии Тоҷикистон" амалӣ карда мешавад.

50. Ҳарочоти даври ҷорӯри озмунни давлатии "Китобхонаи миллии Тоҷикистон" амалӣ карда мешавад.

51. Ҳарочоти даври ҷорӯри озмунни давлатии "Китобхонаи миллии Тоҷикистон" амалӣ карда мешавад.

52. Ҳарочоти даври ҷорӯри озмунни давлатии "Китобхонаи миллии Тоҷикистон" амалӣ карда мешавад.

53. Ҳарочоти даври ҷорӯри озмунни давлатии "Китобхонаи миллии Тоҷ

"ФУРӯГИ СУБҲИ ДОНОЙ..."

- асарҳои мутолиашуда;
- миқдори ашъори азёдшуда;
- маҳорати суханронӣ ва суханварӣ, ровигӣ ва наққолӣ;
- қобилияти эҷодӣ;
- суратчаласаи ҳайати ҳакамони вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ.

Суроғ: шаҳри Душанбе, Китобхонаи миллии Тоҷикистон, кӯчаи Текрон, 5. E-mail: info@kmt.tj

**Замима
ба Низомномаи озмунни
ҷумҳурияии "Фурӯғи субҳи
доной..."**

РӯйХАТИ
асарҳои адабоне, ки барои аз худ
кардан ва хондан тавсия дода меша-
вад

**а) Барои аз ёд хондани осори
адибон:**

- ғазал - на кам аз 100-то (ғазалҳои Абуабдулло Рӯдакӣ, Саноии Газнавӣ, Шайх Аттор, Ҷалолиддини Балхӣ, Саъдии Шерозӣ, Амир Ҳусрави Дехлавӣ, Фаҳриддини Ироқӣ, Ноҳири Ҳисрав, Ҳофизи Шерозӣ, Камоли Ҳучандӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Ҷамолиддини Биной, Бадридини Ҳилолӣ, Абдураҳмони Мушфии, Абулқодирӣ Бедил, Соиби Табрезӣ, Сайдои Насафӣ, Абулқодирҳои Савдо, Шамсиддин Шоҳин, Туғрари Аҳорӣ, Ҳочӣ Ҳусайнӣ Ҳатлонӣ, Садриддин Айнӣ, Абулқосим Лоҳутӣ, Мирзо Турсунзода, Боқӣ Раҳимзода, Гаффор Мирзо, Ноҳӣ Шералиӣ, Бозор Собир, Қутбӣ Киром, Гулназар Келдӣ, Гулруҳсар Сафиева, Ҳабибулло Файзулло, Гоиб Сафарзода, Низом Қосим, Ҳақназар Гоиб, Муҳаммад Гоиб, Фарзона ва дигарон);

- рубоӣ ва дӯбайтӣ - на кам аз 120-то (рубоӣ ва дӯбайтиҳои Абуабдулло Рӯдакӣ, Абуалӣ Сино, Ҷалолиддини Балхӣ, Бобо Тоҳири Урён, Абусаиди Абулҳайр, Ноҳири Абуллоҳи Аносӣ, Умарӣ Хайём, Аттори Нишопурӣ, Саъдии Шерозӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Камоли Ҳучандӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Абулқодирӣ Бедил, Соиби Табрезӣ, Садриддин Айнӣ, Абулқосими Лоҳутӣ, Мирзо Турсунзода, Аминҷон Шукӯҳӣ, Гаффор Мирзо, Муъмин Қаноат, Ноҳӣ Шералиӣ, Бозор Собир, Гулназар Келдӣ, Ҳабибулло Файзулло, Ҳақназар Гоиб, Гоиб Сафарзода, Аскар Ҳаким, Низом Қосим, Камол Насрулло, Фарзона, Озар ва дигарон);

- қасида - на кам аз 100 мисра (қасидаҳои Абуабдулло Рӯдакӣ, Қисоии Марвазӣ, Абулқосим Үнсурӣ, Абулҳасан Фарруҳии Сиистонӣ, Абунаҷм Манучехри Домғонӣ, Қасъуди Саъди Салмон, Ноҳири Ҳисрав, Ҳаким Саноии Газнавӣ, Ҷамолиддин Исмоили Исфаҳонӣ, Саъдии Шерозӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Абулқодирӣ Бедил, Туғрари Аҳорӣ, Шамсиддин Шоҳин, Садриддин Айнӣ ва дигарон);

- порча аз достон - на кам аз 300 мисра (150 байт) (аз достонҳои Абуабдулло Рӯдакӣ, Абумансури Дақиқӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Саноии Газнавӣ, Низомии Ганҷавӣ ва Амир Ҳусрави Дехлавӣ, Ҳочӣ Қирмонӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Абулқодирӣ Бедил, Ҷамолиддини Биной, Фитрати Зардӯзи Самарқандӣ, Ҷунайдуллоҳи Ҳозирӣ, Мирзо Содиқи Мунҷӣ, Шамсиддин Шоҳин, Садриддин Айнӣ, Мирзо Турсунзода, Мирсаид Миршакар, Гаффор Мирзо, Мӯъмин Қаноат, Ҳадиса Қурбонова ва дигарон);

- дигар навъҳои шеърӣ - 200 мисра (100 байт) аз шоирони классикӣ, мусоир ва хорҷӣ.

**б) Асарҳои назмӣ ва насрини адабо-
ни классикӣ ва мусоирини тоҷик барои
хондан:**

Адабиёти қадим: "Томирис ва Курӯш", "Шерак", "Авасто", "Ҷӯгори Зарирон", "Дарҳати Ассурик", "Корномаи Ардашери Бобакон", "Калила ва Димна", "Ҷӯгори Бузургмehr", "Андарзи доноён ва маздо-
ясно", "Андарзи Ҳусрави Ковадон", "Ан-
дарзи Пурӯткешон", "Бундаҳишн", "Дин-
кард".

Достонҳои "Калила ва Димна", "Сим-
боднома", қасидаҳои "Шикоят аз пири",
"Модари май"-и Абуабдулло Рӯдакӣ, "Таъ-
рихи Наршахӣ"-и Абубакри Наршахӣ,
"Муқаддимаи "Шоҳнома"-и Абумансури,

"Пирӯзнома"-и Абуалӣ Сино, "Таърихи Табарӣ"-и Бальъамӣ, "Таърихи Байҳақӣ"-и Абулғазли Байҳақӣ, "Шоҳнома"-и Абулқосим Фирдавсӣ, ғазал, қитъа, рубоиҳо ва достони "Маснавии маънавӣ" -и Ҷалолиддини Балхӣ, "Сафарнома"-и Ноҳири Ҳисрав, "Қобуснома"-и Ӯнсурмаолии Қайковус, "Наврузнома"-и Ӯмарӣ Хайём, "Сиёсатнома" - и Низомулмулк, "Вомиқу Үзро"-и Фарруҳии Сиистонӣ, девони ашъори Бобоқӯҳӣ (Абдулло Али), рубоиҳо дубайтаҳои Бобо Тоҳири Урён, маснавии "Ҳадиқат-ул-ҳақоиқ"-и Саноии Газнавӣ, "Асрорнома", "Ҳусравнома", "Мухторнома", "Мантиқ-ут-тайр"-и Фаридаддини Аттор, маснавии "Рӯшноннома", "Саодатнома", "Сафарнома"-и Ноҳири Ҳисрав - достони "Вис ва Ромин" -и Фаҳридин Асъади Гургонӣ, достони "Гаршоспнома"-и Асадии Тусӣ, "Ҳамса" - ("Махзан-ул-асрор", "Ҳусраву Ширин", "Лайлӣ ва Мачнун", "Ҳафт пайкар", "Искандарнома") -и Низомии Ганҷавӣ, "Дорбонома"-и Абутоҳои Тарсусӣ, "Калила ва Димна"-и Абулмаолии Насруллоҳ, достонҳои "Ҳамса"-и Амир Ҳусрави Дехлавӣ, "Бӯстон" ва "Гулистон"-и Саъдии Шерозӣ, ғазалиётӣ Ҳасани Дехлавӣ, қасидаҳо, маснавиҳои "Сад панд", "Дилкушо", "Мушу гурба"-и Убайди Зоконӣ, ғазалҳо, қитъаҳо ва рубоиҳои Камоли Ҳучандӣ, девони ғазалиётӣ, достони маснавиҳои "Ҳафт авранг", "Баҳористон"-и Абдураҳмони Ҷомӣ, ғазалу рубой, достонҳои "Сифот-ул-ошиқӣ", "Лайлӣ ва Мачнун"-и Бадридини Ҳилолӣ, "Анвори Суҳайли", "Ахлоқи Муҳсинӣ", "Рисолаи Ҳотамия" ва "Футувватномаи сultonӣ"-и Ҳусайн Воязи Кошифӣ, "Латоиф-ут-тавоиф"-и Фаҳридин Алии Сафӣ, "Дастур-ул-мулӯk"-и Самандарҳои Тирмизӣ, достони "Гулзори Ирам"-и Абдураҳмони Мушфии, қасида, бадеҳа, чистон, ёддоштҳои "Бадоєз-ул-вақоء"-и Восифӣ, ғазал, муҳаммас, рубой, "Шаҳрошӯб" ва "Баҳориёт"-и Сайдои Насафӣ, ғазалҳои Зебуннисо, "Наводир-ул-вақоء", "Рисолаи таъриҳӣ" - и Ҳамади Дониш, "Тӯҳфаи дӯстон", "Лайлӣ ва Мачнун", "Бадоєз-ус-саное" ва ғазалҳои Шамсiddин Шоҳин, ғазалиётӣ Ҳуҷуминӣ Ҳатлонӣ. Ҳамунаҳои насрин ривояти: "Ҷаҳор дарвеш", "Ҳазору як шаб", "Тутинома", "Синҷоднома", "Калила ва Димна", "Самаки айёр", "Марзбоннома", "Абумуслимнома".


Ҳикоя, новелла, повест, драма, ёддошт, роман, достон, ғазалиётӯ рубоӣ, қасида ва дигар ашъори осори Абдураӯфи Фитрат, Мирзо Сироҷи Ҳаким, Абулвоҳиди Мунзим, Садриддин Айнӣ, Абулқосим Лоҳутӣ, Пайрав Сулеймани, Ҳаким Карим, Мирзо Турсунзода, Ҷалол Икромӣ, Раҳим Ҷалил, Боқӣ Раҳимзода, Мирсаид Миршакар, Абдулҳосни Дехотӣ, Ҳабиб Юсуфӣ, Сотим Улуғзода, Ҷалолиддин Муҳаммадиев, Урун Қӯҳзод, Убайд Рачаб, Сорбон, Бозор Собир, Ноҳӣ Шералиӣ, Қароматулло Мирзоев, Мехмон Баҳти, Ҳақназар Гоиб, Гулруҳсар Сафиева, Гулназар Келдӣ, Саттор Турсун, Абулҳамид Самад, Ҳабибулло Файзулло, Баротали Абдураҳмон, Баҳмандер, Сайф Раҳим, Гаффор Мирзо, Мӯъмин Қаноат, Қутбӣ Киром, Убайд Рачаб, Гоиб Сафарзода, Шоҳмузaffer Ҷӯгорӣ, Камол Насрулло, Низом Қосим, Муҳаммад Гоиб, Фарзона ва дигарон.

**в) Намунаҳои ашъори бачагона ва
афсона**

Мирсаид Миршакар, Гулҷеҳра Сулеймона, Аминҷон Шукӯҳӣ, Абдумалик Баҳорӣ, Нӯъмон Розиқ, Убайд Рачаб, Ақобир Шарифӣ, Мавҷуда Ҳакимова, Алии Бобоҷон, Нозирҷон Баҳорӣ, Ҷӯра Ҳошимӣ, Латофат Қенча, Юсуфҷон Аҳмадзода, Азизи Азиз ва дигарон, инчунин афсонаҳои ҳалқи тоҷик, чистону латифаҳои гайраҳо.

г) Намунаҳои осори адабони ҷаҳон:

Ҷек Лондон, Виктор Ҷюго, Ги де Мопасан, Марк Твен, Эрнест Ҳеменгуэй, Ромен Роллан, Виллем Шекспир, Ийҳан Гёте, Алигери Данте, Франсуа Рабле, Рюноскэ Акутагава, Александар Пушкин, Лев Толстой, Юрий Лермонтов, Антон Ҷехов, Владимири Мајаковски, Максим Горкий, Абдулло Қодирӣ, Гаффор Гулом, Муҳтор Авезов, Олжас Сулеймонов, Чингиз Айтматов,



Расул Ғамзатов, Теодор Драйзер, Олес Гончар, Янн Купала, Яккӯ Колас, Самад Вурғун, Нодир Думбадзе, Оттар Чилладзе, Грант Матевоян, Муҳаммад Иқбол, Ҷуброн Ҳалили Чуброн, Рашод Нури, Робендрат Тагор, Стефан Тсвейг, Муртазо Мушғиқ Қозимӣ, Фурӯғи Фарруҳзод, Нодир Нодирпур, Аҳмади Шомлу, Ҳалилуплоҳи Ҳалили, Ҳусрати Раҳмонӣ, Бориқ Шафей, Восифи Боҳтарӣ, Сайд Нағисӣ, Моян (Гуан Мое).

**Мутолеа ва шарҳи асарҳои насрин
адабони мусоирини тоҷик ва ҳорҷӣ:**

Ҳикояву новелла - 50-то, роман - 20-то, повест - 30-то, ёддоштҳо - 15-то, афсона - қиссаҳои насрӣ - 20-то, асарҳои насрин ривояти - 10-то, дигар асарҳои ҳалқӣ - 10-то (ба ин миқдор осори адабони ҷаҳонӣ низ ворид мешаванд).

**Замимаи 2 ба амири Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 феврали
соли 2019, № АП - 1165**

**Ҳайати
комиссияи озмунни "Фурӯғи субҳи
доной..."**

1. Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, раиси комиссия.

2. Вазири маориф ва илм - мувонини раиси комиссия.

3. Президенти Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, мувонини раиси комиссия.

4. Директори муассисаи давлатии "Китобхонаи миллии Тоҷикистон", мувонини раиси комиссия.

5. Мувонини сардори раёсати илм ва маърифати Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, котиби комиссия.

Аъзоҳои комиссия:

6. Раиси Қумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш;

7. Раиси Қумитаи кор бо занон ва оила;

8. Мувонини вазири фарҳанг;

9. Раиси Иттифоқи нависандагон;

10. Сармуҳаррири мачаллаи "Садои Шарқ";

11. Сармуҳаррири нашириёти "Адиб";

12. Ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон;

13. Директори инститuti забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳ Рӯдакии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон;

14. Равшани Махсумзод - мудири шӯбайи насрини Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон;

15. Муҳаммад Гоиб - Шоири ҳалқи Тоҷикистон;

16. Абулҳамид Самадӣ - Нависандагони ҳалқи Тоҷикистон;

17. Ҷумъа Қудус - сармуҳаррири мачаллаи "Помир";

18. Русакова М.В. - мудири кафедраи адабиёти ҷаҳонии Донишгоҳи славянӣ Тоҷикистон ва Россия;

19. Муртазо Зайнiddинзода - мудири кафедраи адабиёти нависандагони Тоҷикистон;

20. Раъиони Мубориз - мувонини сармуҳаррири "Адабиёт ва санъат";

21. Восиева Рӯҳшона - мудири кафедраи адабиёти Донишшадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода.

**Замимаи 3 ба амири Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 феврали
соли 2019, №АП - 1165**

**Ҷоизаҳои
озмунни ҷумҳурияии "Фурӯғи субҳи**

доной..."

Озмун аз рӯи номинатсияҳои зерин гузаронида мешавад:

- номинатсияи аз ёд кардану ҳонданӣ осори адабони классикии тоҷик;
- номинатсияи аз ёд кардану ҳонданӣ осори адабони мусоирини тоҷик;
- номинатсияи аз ёд кардану ҳонданӣ ашъори бачагона ва афсонаву ривоятиҳои ҳалқи тоҷик;
- номинатсияи аз ёд кардану ҳонданӣ осори адабиёти ҷаҳон;

**Ҷоизаҳои
зерин барои гоlibони озмун**

муқаррар шудааст:

1. Номинатсияи аз ёд кардану ҳонданӣ осори адабони классикии тоҷик:
 1. Чойи якум - 30000 сомонӣ ба унвони барандаи ҷоиза;
 2. Чойи дую



Фахрийдши Холбек, рӯзноманигор

Идома аз шумораш гузашта

Ба қавле, то оҳир ҳамон рӯз қарор ин шуд, ки аввал нақшай боздошти Масъудро ба иҷро гиранд, зеро бархе раҳбарони "Ал-қоида" ҳанӯз умед доштанд, ки ўро ба сафи худ ҷалб ва аз нерӯву истеъоди ҳориқулоддаи ў дар барномаҳои бузурги худ истифода кунанд. Бино ба бархе ривоёт, барои ў ҳатто як вазифаи баланди низомиро низ пешбинӣ карда буданд. Аммо дар ҳоли шикаста бебарорӣ барномаи куштори ў бояд роҳандозӣ мешуд.

Амалиёти куштори Масъудро ба Абу Ҳонии Мисрӣ, ки мегуфтанд, аз Босниё омадааст, супурданд. Ҷаро маҳз ў?

Ба иттилои ҳамсӯбатони ман, ҳамчунин манобеи вазорати дифои Амрико, Абу Ҳонӣ, зодаи Миср, аз кормандони оператифии мӯҷарраби "Ал-қоида" буд. Ўз аз созмондиҳандагони Иттиҳоди ҷиҳоди исломии Миср дар солҳои 70 - и асари гузашта аст, ки аъзояш соли 1981 Анвар Содот, раисчумхури Мисрро тероркарда буданд. Маҳз ин созмон бори аввал дар таърихи навтарин аз терористони худкуш, ё "камикадзе" - ҳо кор гирифт. Солҳои 80 Абу Ҳонӣ ба ҷиҳод алайҳи Шӯравӣ дар Афғонистон ҳамроҳ шуд ва шуғлаш соҳтану таҷҳизониданӣ пойгоҳҳои "Ал-қоида", ҳамзамон сарбозигарӣ туарини терористон буд. То замони терори Масъуд ў дар ҷанд ҷангӣ дигар низ ширкат дошт. Соли 1993 ў ба ҷангӣ Бусниё (1992 - 1995) рафт ва он ҷо ба як хонуми бусниёӣ ҳонадор шуд. Дар ҷангҳои Чеченистон (1994 - 1996), Сумоли (1988 то ба имрӯз), ҳатто, бино ба бархе иттилоот, Тоҷикистон (1992 - 1997) низ ширкат кардааст.

Аммо далели умдаи ҷалби ў ба пружаи терори Масъуд робитаи дерина ва дӯстонааш бо Абдураҳб Расули Сайёф, яке аз фармондехони Ҷабҳаи Муттаҳид буд. Ба қавли Раззоқи Момун, Абу Ҳонӣ як нависанда буд ва дар замони ҷиҳод сардабирии маҷаллаи Иттиҳоди Исломии Афғонистон, ҳизби Сайёф - "Ал-бунён ал - русус" - ро, ки ба забони арабӣ дар Пешовари Покистон нашр мешуд, ба дӯш дошт. Сайёф, ки он замон аз ҷараёни салафия пайравӣ мекард, дар миёни доираҳои сиёсиву мазҳабии кишварҳои Ҳалиҷи Форс, баҳусус Арабистони Саудӣ, обрӯву эътибори баланде дошт.

Номомии аввал

Барномаи боздошти Масъуд бояд бо мушорикату ҳамдастни нерӯҳои Толибон таҳия ва амалӣ мешуд. Масъулияти иҷроиши онро Усома бин Лодан ба яке аз қадрҳои мӯҷарраби худ, фарде ба номи Абу-алӣ, супурд. Аз ҷониби Толибон ин масъулиятиро сарвазир Муло Муҳаммад Раббонӣ ба зимма дошт. Ҳамкорӣ бо Абӯалиро ба Анвари Дангар, фармондехи сабоқи Ҷамъияти исломӣ, ҳизби Бурхонидуни Раббонӣ ва Масъуд, ки соли 1996 ба Толибон пайваста буд, voguzor кард. Абӯалий ва Дангар дар замони ҷиҳод алайҳи Шӯравӣ дар шимоли Кобул мечангидаанд ва яқдигарро хуб мешинохтанд.

Тибқи нақша, нерӯҳои Дангар бояд ба нерӯҳои Масъуд таслим мешуданд. Интизор мерафт, ки ин вазъ рӯҳияни размандагони Ҷабҳаи Муттаҳидро боло барад ва онҳоро барои ҳамла ба Кобул илҳом бахшад. Ҳангоми ин ҳамла нерӯҳои Толибон ва "Ал-қоида" бояд ба сӯи пойтаҳт ақибишини мекарданд ва дар лаҳзаи зарурӣ аз пешу нерӯҳои Дангар аз дохил ба нерӯҳои Масъуд зарба ворид менамуданд. Пешбинӣ мешуд, ки Масъуд ҳатман барои рӯҳия додан ба сарбозонаш ба хати аввал меояд ва нерӯҳои Дангар ўро дастгир мекунанд.

Ба ин хотир, Толибон ва "Ал-қоида"

ТЕРРОРИ АСР: АҲМАДШОҲИ МАСУД ЧӢ ТАВР КУШТА ШУДЭ

аъзои хонаводай ҷангӣ Дангарро ба ғаров гирифта, онҳоро дар Кобул ва Қандаҳор таҳти назорати шадид гирифтанд. Ин ҳама махфиёна анҷом шуд. Аммо ин нақша ба ҷое нарасид, зеро ҳанӯз дар оғоз аз сӯи афроди Масъуд дар ҳукумати Толибон фош гардид. Анвари Дангар аз паштунҳои носирӣ вулусволии Шакардараи Кобул буд, ки соли 2004 бар асари ҳамлаи интиҳорӣ дар Покистон кушта шуд.

ФАСЛИ ДУЮМ:
"Кадрҳои Моленбек..."

Яке аз рӯҳҳои баҳори соли 2001 Усома бин Лодан ба пойгоҳи "Ал-қоида" дар минтақаи Дарунта, 20-километрии шаҳри Ҷалолобод омад. Онро "Абу Ҳабоб" мемонданд. Он ҷо терористони худкуш омода мешуданд ва кори инфиҷорро меомӯҳтанд. Муҳофизи бин Лодан, ки соли 2001 ба асорати нерӯҳои амриқӣ даромад, ба бозрасон чунин қисса кард: "...шайх Усома аз бародарон пурсид: "Ки кори Масъудро ба хотири ман ба дӯш мегирад? Ҷалоҳ ва фарзандони ўро озор додааст". Ҷанде аз бародарон даъвати ўро пазиҷофтанд, то

Масъудро кушта, аз Аллоҳ подош гиранд". Ду нафар интиҳоб шуданд: "Абу Ҳубайдада" ва "Суҳайл". Инҳо кӣ буданд?

"Суҳайл" (бино ба фарзияни дигар, "Ас-Савир"), ҳамон наворбардори ҷаълии "Муҳаммад Қосим Бақӣ", дар асл Рашид Boorayi Averi 31-сола, нассочи сабiq аз шаҳри Суси кишвари Тунис буд. Авер як ҷавони

маъмулии араб буд, ки мисли дигар арабҳои Африқои Шимолӣ, ба Аврупо ба хотири зиндагии беҳтар омада буд. Дар ҷустуҷӯи баҳтҳои Олмон, сипас Итолиё рафт. Маълумоти олий надошт. Нижъат ба Брюссел омад. Муҳочири ғайриқонунӣ буд ва бо анҷоми фармоишоти хурду реза рӯз мегузаронд. Масҷиду қаҳваҳонаҳои Моленбек (ё Моленбек-Сан-Жан, яке аз 19 комуни ҳавзаи марказии Брюссели Бельгия, ки баъдтар ба үнвони "гаҳвораи тероризми Аврупо" шуҳрат ёфт), аз ҷойҳо буданд, ки нассочи мерафти вақт мегузаронд. Маҳз мақоми ғайриқонунӣ ў, ба бовари аксари манобеъ, ояндаи ҳуշеро барояш пешбинӣ намекард ва ин далили сафари ў ба Афғонистон шуд. Иттилоъ дар бораи зиндагии Авер дар Аврупо бо ҳамин маҳдуд мешавад, ки суюли зиёдеро ҳаљ мекунад, аммо дар ин бора баъдтар сӯҳбат ҳоҳем кард.

Иттилоъ дар бораи рӯзноманигори ҷаълии "Муҳаммад Карим Тӯзонӣ" ё "Абу Ҳубайдада", Абдулсаттор Даҳмани 39-сола аз манобеъи расмии Тунис, Бельгия, Фаронса, ҳамчунон эътирофоти ҳамдастони ў дар додгоҳ, қабл аз ҳама Одил Тебурси ва ҳамсараваш Малика Оруд (ба фарзияни дигар, Роуд) бештар дастрас аст. Шаҳсияти ў бори аввал 7 декабри соли 2001 аз сӯи рӯзномаи Le Soir-и Бельгия муайян шуд.

Даҳмани зодаи шаҳри Ҷобеси Тунис, аз як оилаи ҳудқифо буд. Ҳатмкардаи факултai рӯзноманигорӣ буд. Ин "донишҷӯи миёна", амсоли Авер ва аъроби дигари "Мағриби исломӣ", роҳии Аврупо шуд. Бино ба манобеъи расмӣ, Саттор соли 1986 пас аз гирифтани дараҷаи рӯзноманигорӣ ба Белгия омад. Мехош дар Донишҷӯи озоди Брюссел (UCL) таҳсилашро идома дид. Бино ба шаҳодати Кристол Лежен, намояндаи ин донишҷӯи дар додгоҳи Брюссел, воқеан Саттор соли 1990 он ҷо дохил шудааст, аммо як сол пас имтиҳонҳои шудааст, тарки таҳсил кардааст.

Соли 1987 ў ба Лёвен (шаҳри асосии музофоти Фломундии Брабант, яке аз марокизи донишҷӯи Бельгия) рафт. Аз рӯи бархе иттилоот, ў ба корпуси фарон-

Пушти терори Масъуд на фақат "Ал-қоида" - єу Толибон, балки ҳудуди 20 кишвару созмон ва атрофиёни ў низ даст доштанд. Таҳқиқоти байнулимилӣ ва дохилии қатли ў мутаваққиф шуданд. Натоҷи қаблӣ ўзлон нагардианд. Аммо пас аз марғи "Шери Панҷшер" мавҷи терор дар саросари ҷаҳон паҳн шуд. Ҷӣ дар ин кор манғнат даст?

Ҷаро ин "аждаҳои оташнафас" ба номи тероризмро дар лонааш - Афғонистон нобуд накарданد, баъракс, дастҳо ва роҳашро ба сӯи Амрико, Аврупо, Африқо ва Ҳовари Миёна боз намуданд?

Дидиер Мартини, коргардони фаронсавӣ эътироф кард, ки издивоҷи онҳо бо мақоми ғайриқонунӣ Саттор баставӣ дошт ва хонадоршавии ў бо шаҳрванди Белгия раванди ба даст оварданӣ тобеияташро осон мекард.

"Илҳомбахш"-и дигари Даҳмани як белгиягӣ, писари профессори Донишҷӯи католикии Лёвен ва фарди гароидада ба ислом Шайх Абдулло Бастин (Жан Франсуа Бастин), дӯстӣ наздики Бассом буд. Ин навмусулмон бовар дошт, ки ба ҳамин қарбигӣ дар Белгия мусалмонҳо аксарият мешаванд, он вақт "онҳо шариатро ҷорӣ мекунанд ва Белгия ҷузъи ҷомиаи исломӣ ҳоҳад шуд".

Имомони Моленбек ўро "омода", ё мағзӯй қарданд, аммо бо истиҳоми ў афроде машғул буданд, ки бо "Ал-қоида" робита доштанд. Онҳо ҳамашриҳои ў - тунисиҳо буданд, ки дар Аврупо зиндагӣ мекарданд ва иддае ҳам тобеияти ин кишварҳоро ба даст оварда буданд. Одил Тебурсии риёзидон ўро бо Ториқ Маъруғӣ, раҳбари шӯъбаи белгиягии "Гурӯҳи ҷангии Тунис" (TCG), ки соли 2000 аз сӯи созмони "Ал-қоида" дар кишварҳои Мағриб" таъсис ёфта буд, шинос кард. Ин гурӯҳ "бо номи онҳо, аз номи онҳо ва ба пуштибониву "истиҳом" барои онҳо" кор мекард. Маълум нест, ки Даҳмани ба монанди дигар дӯстонаш узви ин гурӯҳ буд ё хайр. Сеюмин "рафиқи ҷангӣ"-и Даҳмани Низор Тароблусӣ, собiq футבולбози ҳирфай буд. Рафиқи чорумаш як мегард, ки ба номи Муҳаммад Аммор Силитӣ буд, ки соли 1999 бо иттиҳои ҳамасар ва панҷ дуҳтари аз 2 то 13-солааш ба Афғонистон кӯҷид (ӯ соли 2000 дуҳтари 13-солаашро ба як тунисии узви "Ал-қоида" ба шавҳар дод, аммо ин домод ҳангоми ҳамлаи ҳавоии амриқоӣ дар соли 2001 кушта шуд ва рӯи фарзанди нахустинашро надид).

Ба ҳумони ағлаб, нақши калидӣ ва сарнавиштсоз дар тақдири Даҳмандаро зиндагии ў дар пойтаҳти Аврупо бозӣ кард. Бино ба иттилои мақомоти Тунис, ў соли 1999, пас аз он ки мақомоти Белгия ба далели поён ёфтани иҷозаи иқоматаш хостанд ўро аз кишвар ҳориҷ кунанд, ба маҳфиковӣ рафт. Аммо ин сабаби ягона набуд. Ба қавли ҳамасараш, аз он рӯз, ки ў ба Брюссел омад, ҳамеша нокомиҳо дунబолагираш буданд:

"Ӯ таъйиди дипломи журналистии ҳудро гирифта натавонист, хеч гоҳ мувaffer, ғаҳ ҳам нашуд бо рӯзноманигорӣ ё омӯзгорӣ, ки орзу зиндагииаш буд, машғул шавад, ҳамчунин натавонист иҷозаи иқоматро ба даст орад, то ниҳоят вазъи ҳудро танзим кунад ва ба он хотир, ки як наవъ рӯз гузаронад, дар марокизи исломӣ дарси забони арабӣ мегуфт. Ӯ меҳост дар Аврупо зиндагӣ кунад, роҳ ва баҳти ҳудро пайдо намояд, аммо ин қора ба масобаи "моиндарӣ золим" ўро ба танг оварда, роҳии Афғонистон, кишваре кард, ки ба қавли Малика, "мусалмони асил метавонист имконоти ҳудро амали намояд" ва дар бораи он ба Саттор дӯстонаш қисса мекарданд. "Маҳз дар Белгия ў гирифтори ақидаҳои ифратӣ шуд. Одил Тебурсӣ, Низор Тароблусӣ ва дигарон низ дар ҷангӣ вазъ буданд"-гуftaast Малика Аруд дар додгоҳи Порис.

Идома дорад...

СПАРТАКИАДА ХОТИМА ЁФТ!



Бо ташаббуси факултати тарбияи
чисмонӣ ва омодагии дифои ҳарбӣ
моҳи феврали соли ҷорӣ спартаки-
даи варзишӣ бахшида ба Солҳои
рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои
мардумӣ миёни омӯзгорони факул-
таҳо ва сохторҳои донишгоҳ гузаро-
нида шуд. Дар ин спартакиада дас-
таҳои факултаҳо ва омӯзгорони до-
нишгоҳ фаъолона иштирок намуда,
натиҷааш чунин шуд:

натаааш чүнин шүд:

1. Факултат тарбияи чисмонй ва
ОДХ, аз рои варзиши "Баскетбол"
чойи 1-ум:

чойи 1-ум;

3. Факултаты филология хорицай, аз рүйн варзиши "Баскетбол" чойи 3-

аз руи варзиши "Баскетбол" чоий з-

ЧОРАБИНЙ БАХШИДА БА РЎЗИ МОДАР



ИШТИРОКИ ФАЬОЛОНА ДАР ОЗМУНИ ШАХРИИ "КАНИ ДУХТАРОН?"



Бо ташаббуси бахши кор бо чавон-
нон ва варзиши шаҳри Кӯлоб санаи
7-уми марта соли ҷорӣ озмуни шаҳ-
рии "Кани дуҳтарон?" гузаронида
шуд.

шуд.

Дар озмун дастай донишчӯдухтарони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ширкат намуда, барои иштироки фаъолона дар озмуни шаҳри "Кани дуҳтарон?" дар байнин донишҷӯёни муассисаҳои оливи касбии шаҳри Кӯлоб баҳшида ба "Рӯзи модар" бо ифтихорнома сарфароз гардонида шуданд.

ФЕСТИВАЛИ ВИЛОЯТИИ "ЧАКОМАИ ГЕСУ"



Бо ташаббуси Раёсати кор бо за-
нон ва оилаи мақомоти иҷроия ҳоки-
мияти давлатии вилояти Ҳатлон са-
наи 26-уми февралி соли ҷорӣ Фес-
тивали вилоятии "Чакомаи гесу" бах-
шида ба эълон гардидани солҳои
2019-2021 "Солҳои рушди деҳот,
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ" баргу-
зор гардид.

Дар фестивал дастаи донишчӯдуҳтарони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ширкат варзида, барои иштироки фаъолона бо сипосномаи Раёсати кор бо занон ва оила сарфароз гардонида шуданд.

ЗАФАР МИЗОЁН БАРАНДАЙ ЧОИЗАЙ БА НОМИ АБУЛҚОСИМ ПОХУТЙ ГАРДИ!



ки аъзои Иттифоқи журналистони Тоҷикистон мебошанд. Инчунин ҷоизаи мазкур ба муаллифоне, ки силсилаи очерку мақолаҳои беҳтарини публисистӣ, барномаҳои баландмазмуни телевизионӣ ва гуфторҳои радиоӣ таҳия менамоянӣ, таҳдим мегардад. Бояд тазаккур дод, ки ба барапдагони мукофоти Иттифоқи журналистони Тоҷикистон ба номи Абулқосим Лоҳутӣ, диплом, нишони сарисинагӣ ва мукофотпули супорида мешавад. Ба номи Абулқосим Лоҳутӣ нисбат додани Ҷоизаи Иттифоқи журналистони Тоҷикистон аз он пополт мекунад, ки шоири шаҳири тоҷик Абулқосим Лоҳутӣ яке аз аввалин Ҳаррирони рӯзномаи «Иди тоҷик» буд, дар баробари эҷодиёти ниҳоят ғаномандаш дар рушди матбуоти тоҷикӣ хизматҳои шоён ба анҷом расонид. Дар давраҳои минбаъда низ акционери адабони маъруфи тоҷик ва аҳли ӯнам фаъолияти худро аз воситаҳои бори омма оғоз карда, бо онҳо ҳаминҷони доимӣ доштанд. Онҳо бо ҳаминҷони дар рушди матбуоти миллӣ саҳми шоён гузоштанд.

Мавриди зикр аст, ки Зафар Мирзоён дар давоми соли 2017 рӯи саҳифаҳои нашрияҳои кишвар 36 мақола, соли 2018 30 мақола ва аз аввали соли 2019 то имрӯз 9 мақола ба чоп расондааст. Ҳамчунин муаллифи китобҳои "Ниёши некону покон", Ҳудовандагори сухани порсӣ, "Ҷашни Наврӯз-омили худогоҳии миллӣ" ва "Оഫаридгори сухан" буда, китоби дигараш ба унвони "Дин-паноҳӣ ва меҳнанпарастӣ" зери чоп аст. Китобҳои устод ба унвони "Ниёши некону покон" соли 2016 барандаи Ҷоизаи адабии ба номи Ашӯр Сафар ва "Ҳудовандагори сухани порсӣ" соли 2018 барандаи Ҷоизаи адабии ба номи Носири Ҳусрав гардиданд.

Хүснэгт гардидан.
Раёсат вахайат кормандони Донишгохи давлатийн Күлбөй номын Абүабдуллохи Рүдакийн устодро ба ин муносибат табрикуу шодбош гүфта, барояшон саломатый, хушбахтиву саодатмандийн хонаабодиву сарбаландийн орзу менамоянд.

КҮХХОЙ ПОМИР БА РҮЙХАТИ 100 САМТИ БЕХТАРИНИ САЙЁХИИ ЧАХОН ШОМИЛ ГАРДИДАНД!



Кӯҳҳои сар ба фалаки Бадаҳшони Тоҷикистон ба рӯйхати "100 самти беҳтарин пешоҳангони глобалӣ дар ҳифзи фарҳанги миллӣ, анъана ва ҷалби мardумон ба соҳаи сайёҳӣ дар соли 2019" шомил шуда, дар минтақаи Осиё ва Үкёнуси Ором ҷои сеюмро сазовор гардиданд. Дар ин бора ба АМИТ "Ховар" аз Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳабар доданд. Бино ба иттилои мањбаъ, дар ҳошияни Намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии "ITB BERLIN - 2019", ки имрӯзҳо дар шаҳри Берлинни Олмон идома дорад, маросими супориданд ҷоизai "100 самти беҳтарин пешоҳангони глобалӣ дар ҳифзи фарҳанги миллӣ, анъана ва ҷалби мardумон ба соҳаи сайёҳӣ дар соли 2019" баргузор гардид. Кӯҳҳои сар ба фалаки Бадаҳшони Тоҷикистон ба ин садгона ворид шуда, дар минтақаи Осиё ва Үкёнуси Ором ҷои сеюмро сазовор гардиданд. Тазакур бояд дод, ки кӯҳҳои Помирни Тоҷикистон соли ҷорум аст, ки барандаи ҷоизai мазкур мегарданд. Эътирофи манзараҳои зебои кӯҳҳои Помир дар саҳтҳои байналмилали аз ҷаззобият ва таҷвҷӯҳи сайёҳон ба онҳо гувоҳӣ дода, ба тоҷрои ҷалби бештарни сайёҳони ҳориҷӣ мукоидат менамояд. Дар Намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии "ITB BERLIN - 2019" ширкатуони сайёҳии ҷаҳонӣ ҳатсайруон

гуногуни сайёҳиро ба чумхурӣ, аз чумла дар самтҳои сайёҳии экологӣ, таърихио фарҳангӣ, табобатию солимгардонӣ ва дигар маҷмӯӣ хизматрасониҳо ба доираи васеи сайёҳон ва ширкатҳои сайёҳии хориҷӣ пешниҳод намуда истодаанд. Ёдовар мешавем, ки имсол Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин ҷорабинии сатҳи байналмилалӣ намояндагони Кумитай рушди сайёҳӣ, 30 нафар намояндагон аз 21 ширкатҳои сайёҳии Тоҷикистон, 2 нафар аҳли фарҳанг ва намояндагони Сафорати Тоҷикистон дар Олмон ба муносибати Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ таҳти сарпарастии Президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ муаррифӣ намуда истодаанд.

Бахшида ба 80-солагии омӯзгори машҳури тоҷик, доктори илмҳои педагогӣ, профессор, Корманди шоистаи Тоҷикистон Гуломов Ислом

НАЗАРЕ БА ЗИНДАГИНОМАИ ЯКЕ АЗ ОЛИМОНИ ШАРАФМАНД



Хурсан АЗАМОВ, номзади илмҳои таърих,
дотсенти кафедраи сиёсатшиносӣ, Корманди
шоистаи Тоҷикистон

Ба ҳамагон мъълум аст, ки ниёкони таамаддунофари мо доимо таъкид доштанд, ки инсон падидай тарбиятӣ мебошад ва ташаккулу такомули ҳақиқии инсон раванди пайгир ва огоҳонаи рушди маъnavию ахлоқии ў дар робита ба тақими мазмуни инсонгарои низоми иҷтимоист.

Барои ҳамин ҳам давлату Ҳукумати мо аз солҳои аввали соҳибистик-полӣ ба пешрафти илму маориф ҳамчун пойдевори рушуд тараққиети таомоми соҳаҳои ҳаётӣ чомеа дикқати маҳсус зоҳир менамояд ва ин равандро муттасил идома медиҳад.

Дар ин ҷода мактабути маориф омили муҳимтарини амнияти миллӣ мебошад ва бесабаб нест, ки дар таҳрири нави қабулгардидаи Қонуни ҶТ "Дар бораи маориф" нахустин бор ба мақоми омӯзгор боби алоҳида бахшида шудааст, яъне омӯзгор дар ҷомеаи мо мақоми хосса гирад, зоро омӯзгорон тарbiyati гарони наслҳои ояндаи миллат ва давомдиҳандагони анъанаву суннатҳои пуртиҳори миллати мо мебошанд. Ояндаи миллат аз фаъолияти омӯзгор ва рушди илму маориф вобастагии зиёд дорад, ҷониши таҳсилатии босавод метавонад насли соҳиба-мърифату донишманд ва кадрҳои арзандай давраэро ба воя расонад, ки дар ҷомеаи мутамаддин мақоми арзандай худро пайдо намояд.

Аз ҳамин қабил омӯзгорони ҷонфи-до, педагоги машҳури тоҷик, доктори илмҳои педагогӣ, профессор, Корманди шоистаи Тоҷикистон, Аъълоҷи мактаби Тоҷикистон, Олимӣ беҳтарини сол (2012) Гуломов Ислом Назарович мебошад, ки бештар аз 60 соли умри бобаракати хешро ба соҳаи маориф, таълими тарбияи ҷавонон ва насли наврас бахшидааст.

Хушбахтона, ман аз соли 1975-ум (вақте, ки бо сабабҳои оилавӣ аз шаҳри Душанбе ба Ҳукумати Ҕулоб омадам) ба ин олими барҷаста, шахсияти ҳалиму меҳрубон шиносӣ пайдо кардам.

Шиори асосии ин марди бузург ҷунин аст: "Мо бояд наслеро тарбия карда ба воя расонем, ки аз нигоҳи одобу ахлоқ, донишу заковат, ҳудшиносӣ ва ҷаҳонбинӣ бо ниёзмандиҳои ҷаҳони мусоир мувоғиқ башад."

Профессор Гуломов И.Н. аз зумраи ашхосе мебошад, ки умри бобaракati хешро пешai омӯзгорӣ намудa, dar tarbiyati mutaxassisон барои соҳаҳои muxtaliifi xoragii ҳalқi ҷumҳuri нақши bузurg guzoшtaast. Baroи ҳamин, ин guna aшҳosi pokvichdonu neksiriшt tавассути amalҳoi нек va xiradu фазilati naqibи хеш dar қalbҳo маскан mегирand.

Ба ҳамагон мъълум аст, ки дар таърихи ҳар миллат ашхосе ҳастанд, ки туғайли ҷустуҷӯҳои илмиву заҳматҳои хеш, бедорхобиу бозёфтҳои ҷадиди илмию омӯзгорӣ risolati xeshro dar ҷomea ба иҷro merasondan va soҳibi obrӯo эътибори хосса megar-dan.

Кулли омӯзгорони ҷавоне, ки имрӯz кору фаъолияти доранд, ба маслиҳatу mashvarati профессор Гуломов И.Н. барин педагог ва олими соҳибтаҷриба ниёздоранд ва бояд ба ин aшҳosi xay-

роҳ арзи сипос намоянд. Имрӯzҳо инноми муборакро на таҳо дар Ҳукумати Ҕулоб, балки дар тамоми ҷumҳuri ва берун аз он, дар доираи aҳli илмӣ мешinoساند ва қadrонӣ менamояnd.

Вобаста ба ин takroran бояд тазаккур дод, ки Гуломов И.Н. аз зумраи онҳоest, ки бо ҳulқu атвори табии ҳud metavonand be muҳobot zud ba dipu didai marдум oshon guzaraD. Hususiyatҳoи ба ҳud hosи in olimi soҳibtaҷriba pesh az ҳama munosibati ҳalimona, mehrubonona ba odamон, ҳoksoर, ҷonfigidoy баҳri ilm, insondusti вa arquzorӣ ba ҳalқu vatan ҳud mебошанд.

In olimi maъruf dар tӯli faъoliyatи pursamari ziёda az 60-solai ҳud na tanҳo manfiati ҳud, balki beҳbudi farndo va imrӯz millatiro andeshi mekunad.

Omӯziши paҳlӯҳoи muxtaliifi ҳaётü zindaginomaи professor Gulomov I.N. niшon dod, kи ў tavoniistaст dар choda iлmu donish ustuvorona қadam guzoшta, dar in roҳ komilan muvaqqafiyatҳoи kalon ba dast ovardaast. Dar tӯli faъoliyatи dар ҳaқiqat purfaziyu pursamari ҳud ў 2 monografiya kalonҳacm, 22 kitobҳoи darsi, daстurҳoи taъlimi, ziёda az 170 maқolaҳoи ilmiyu metodiy, ilmī-ommavӣ az fanҳoи pedagogika, algebra, matematika va pedagogika matematika naviшta, ba tabъ rasonidaast.

Nagz dar ёdam ҳast, kи solҳo, kи man vaziFaи rektorri Ҳукуmati Ҕулоб ra yuda doшtam (2004-2008), dar ja ke az mushovaraҳoи Vazorati maорif namoшgohi asarҳoи ilmī-pedagogi olimoni ҷumҳuri tashkil shud. Dar tolori kalon, bâd az ba oxiр расидani ҷalasasi mushovara kitobҳoи naviшta olimionro az kulpili donishgohi ҷumҳuri (38 donishgoh) oид ба fanҳi pedagogika ba namoш gizoшtand.

Dar ҳamin namoш kitobi professor Gulomov I.N. dar mavzui "Tarbiya va tajer namudani muallimxoi matematika dar maktabҳoи olii olimi omӯzgori Toҷikiстон dar sharoiti imrӯza" choyi jaкumro girif.

Ishtrikcheyi namoшgoh, rektori donishgohi va digar aшҳosi nisbat ba ҳamin kitobi Gulomov I.N. tavaҷūhi ziёd zoҳir karдан, kitobro xelē varāq zadand va muҳokimaroni karda, dar borai muallif sughanҳoи xub guftand. Man az in ҳolat xelē iftixor kardam.

Dar ҳaқiqat, dar asarҳoи ilmī-pedagogi professor Gulomov I.N. masъalaҳoи қadr namudani arziшҳoи milliyo farhangi, ҳissi vatanandusti iftixori vatanorӣ, kи unsurҳoи aсосии rушd va doimii istiqloiliyat siёsiy ba shumor meravand, az ideiai milli sar查ашma mегirand, ba purragi inъikoши hudo ёffaand. Maъlum ast, kи ideiai milli padiداi olamshumul ast.

Baroи ҳamin, ideiai milli komil boшad, iқtidori millatiro purzur наmuda, roҳҳoи faroҳam oварданi makсадҳoи millliro vozehu ravshan karde metavonad. Maҳz bo in maқsad, olim dар asarҳoи ilmī-pedagogiаш borҳo tаъkidi kardaast, kи agar inson ba ҳukmi aқlu donish, aхloқu raftori hud dar in samti amal karde tavonad, pas in amal afzaliyat iдеiai milli ba ҳisob meravad. Dar in ҷoda ideiai milli ҳamchun zuҳuroti farogir bояд ба давлат va tamomi shaҳrvandoni on taalatu doшta boшad.

Dar ja ke az baromadҳoи purmuҳtavoi ҳud Peshvoi millatamoni (sentyabri soli 2012) tаъkidi karde буданд, kи mo bояд kӯшиш namoem, kи farzandona монро dar rӯxhiaи ҳudshinoсию ҳuvvatiy milli va ҳesosи balandni vatanorӣ tарbiyati namoem, kи dar oянда nom-

barдори millatи boшaraфи toҷik boшand.

Baroи ҳamin, professor Gulomov I.N. dar asarҳoи ilmī-pedagogiаш tarbiya va iftixori millatiro яке az omilҳoи aсосии peshrafti давлат ҳisobida, баҳri ruشdi millatу давлат,



tarbiyati ҳudshinoсиу ҳesosи balandni vatanorӣ tақozо menamoya, kи in bevosita ba tashakkuли идеяи navi millat iртиботi ногусастани dorad.

Olim chunin mешумorad, kи Toҷikiстон baroи mo ҳaқoni buzurgest, kи dar simoi on ҳaёт, andeshai dinu imon, ideai, nangu nomus, iftixor, ibtidio i витиҳoи hudo darēbem.

Agar mo gӯem, kи professor Gulomov I.N. shahsi donishmand ast, in albattra durust ast, ammo ҳolo in kam ast.

Dar dasti man kitobi Saindchaғari Қodir "Muallim", kи soli 2011 az chon baromadaast, mavchud ast. Muallif dар borai kalmi "donishmand" fikrҳoи aqobiye guftast, kи kalmi donishmand dар farhangi bo vokhaoi olim, dono, donanda, xiрадmand, ҳakim va ҳudovandi ҷomea umumi ҳikmat taғsir shudaast. Donishmand pesh az ҳama ba maъnoi olim faҳmidha mешавad, ammo kaseri niz donishmand megӯynd, kи donish doшta boшad, яъne shart nest, kи tanҳo odami soҳibi diplomi olimi donishmand pindoshata shawad.

Ba vuchudi in taғsirҳoи guftaҳoи muallif tаъkidi kardaast, kи bar dushi vokai donishmand ҳamон maъnoi odami doroi donishi biseр voguzor shawad, vale olim kaseest, kи na tanҳo donish dorad, balki dar zaminai korburdi on donish boz olimi karde, яъne donishi nav ba dast ovarda va onro korbast karde metavonad. Farhangiston uлumi ҷumҳuri donishmand biseр doшta boшad ҳam, olim biseр nadorad, vagarna ҷumҳuri az onҳo судi nazarre mегiriفت.

Professor Gulomov I.N. bo maъnoi tomasi olim ast, яъne na tanҳo donish dorad, balki dar zaminai korburdi on donish kashfҳo mekunad, nihonҳo oшkor mesozad, ilmro tavoni tavliд-kunandagӣ, қudratni ҷomea peshbarandagӣ medixad. Oxiр, ҳastand ҳazorҳo nafarone, kи diplomi doшta boшand ҳam, imkonи olim budan, қudratni olimi karde nadorand, zoro sharoite nadorand, kи ba ҷustuchӯҳi ilmӣ mashgul boшand.

Imrӯzҳoи ҷumҳuri Toҷikiстон taҳti roҳbari Sarvari давлатamoni dar ja kudratni kutoҳ dар soҳaи maорif ba peshrahi azime noil gardidand. Alalhusus, dar samti beҳtar shudani pojtoҳi moddiy-taъlimi tаъlimi-ҳo: soҳtmoni maktabҳoи namudi nav-litsei, gimnazia, maktabҳoи Prezidenti va monandii onҳo, komputer-kunonii, mu查hazgarhdoni kabinetҳo tаъlimi fanni, ozmoшgohҳo, ust-

xonaҳoи kасбу ҳunaromӯzӣ, tolorҳoи mайдonchaҳoи varzish, xonaҳoи istiqomatӣ va hobbogҳo бaroи tolibi мону omӯzgoroni eҳtiyemand va fajra taҳxisa.

Dar in ҷoda taҷribai peshkадами soҳaи maорif sibut menamoya, kи sirri aсосии komёbiҳo dар in soҳa durust chobachoguzorii kadrh, istifodai taҷribai peshkadami omӯzgoron-sobiқadoroni meҳnat va durust ba roҳ mondani kor bo omӯzgoron meboшad. Sutunҳo aсосии maktabu maорif, pesh az ҳama professor Gulomov I.N. қabil omӯzgoroni vokean fidoiҳi xesh mебoшand. Aйни ҳol садҳoobiқadoroni soҳaи maорif, kи sinnu soli akarsašon az 70 baland ast, fidokorona bo tarbiyati nashi navras mashgul mебoшad.

Toҷoe, kи az matbuoti даврӣ oғaҳi dorem, ja ke sababҳoи peshrawi korrhoi soҳaи maорif kуnuny in dar қadr kardeh zahmatҳoи sobiqadoroni meҳnat va chalb namudani onҳo baroи tarbiyati nashi navras, az chumla omӯzgoroni chavon mебoшad.

Professor Gulomov I.N. ba nazdiķi ba sinni muboraki 80-solagi medaraynd, vale fidokorona, bo tamomii kувва va tavonogӣ baҳri Vatanu millat dар soҳaи ilm va adab, omӯzonidani chavonon meҳnat karde istodaand.

Ba ҳeç kас puшида nest, kи bo faro расидani davroni pironsolӣ kувva bozurgest, kи dar simoi on ҳaёт, andeshai dinu imon, ideai, nangu nomus, iftixor, ibtidio i inxihi hudo darēbem. Olim chunin mешumorad, kи Toҷikiстон baroи mo ҳaқoni buzurgest, kи dar қadr kardeh zahmatҳoи sobiqadoroni meҳnat, kи қobiлиyat fikrorni va ҷododii onҳo, kи munzazam mashguli mutooliavu korri ҷodod (adibon, olimon, omӯzgoron, sanъatkoron va fajra) mебoшand, to oxiри umr, ҳattot 90-100-solagi, қariб taғyir nameeband, zoro sistemai asabi inson materiayi olimtashkil va benazir mебoшad. Inro tаъrihi bashariyat, koru pайкори mutaғakkironi barcastai ҳaқoni va halқi toҷik guvoҳi medixad.

Maҳz baroи ҳamin ҳam dар donishgohi давлатi Kôlob professor Gulomov I.N. ҳamchun omӯzgoron va olimi fidoi chun gavҳaraki chasm niҳoҳ medorand va to dami wopasini taҷribai fajri, maҳorat va isteъdo-di chunin shaxsияti buzurgro ba manfiati halқu Vatan, tarbiyati nashi navras oянdasozi kishvari maҳbubamon iстиfoda mебaşand.

Boisi fahri most, kи maҳz bo sharoфati professor Gulomov I.N. barin omӯzgoroni barcasta, sobiqadoroni fidoi vatanandusti millatdust dар donishgohi давлатi Kôlob peshrawi, komёbiҳo besh az besh ast. Korshinoson dar on aқidaand, kи ilm va amaliyati pedagogi niz sibut namudaast, kи choyi muallimi soҳibi hoxjatasi tақibarai ҷododkorro na binoi muҳtasham, na komputer, na chizi digar purra ivaz kordehametavonad.

Az in nuқtaи назар, baroи ҳamai mo myo iftixor ҳast, kи imrӯzҳo dар donishgohi давлатi Kôlob professor Gulomov I.N. barin shahsia tаqibai buzurgro ba manfiati halқu Vatan, tarbiyati nashi navras oянdasozi kishvari maҳbubamon iстиfoda mебaşand.

Mah imrӯz professori muҳtaram Gulomov I.N. bozorayd, kи imrӯzҳo dар baromadҳoи purmuҳtavoi ҳud Peshvoi millatamoni az samimi қalb tabriki muborakbod namuda, barayshon xo-naobod, umri bobaarakat, tani siҳat va dar faъoliyati ilmii omӯzgoriashon baҳri Vatan, azizamom komёbiҳo buzurg orzumandam.



Шарбатов РАҲМОНОВ, устоди кафедраи ТМ
ва НФИ

Ман яке аз шогирдони устоди зиндаёд Раҳмонов Шариф мебошам. Имрӯз дар ҳар як гӯшаву канори Чумхурии Тоҷикистон шогирдони устод кору фаъолият мекунанд. Ман то ҳоло ҳеч гоҳ маслиҳатҳои устодро аз хотир набаровардаам. Устод маслиҳат медод, ки "Шумо қасби муаллимиро дӯст доред. Агар барои рӯзгузаронӣ ин қасбро интиҳоб кунед, беҳтараш раҳояш кунед". Устод доимо таъқид мекард, ки "Бештар рӯ ба қитоб оваред, чунки қитоб ганҷинаи бебаҳои зиндагӣ, манбау сарҷашмаи дониш мāъrifat аст. Дар ҳолати таҳсӯйи дусту муниسه ҳаст, ки туро тарқ кардан намехоҳад. Агар ба қитоб ҳамраъю рафиқ бошӣ, метавонад онҷа дар садоқат нишон медиҳад, ки шояд устод дар муддати моҳу сол онро ба ту дода натавонад."

Аксарияти шогирдони устод дар донишгоҳу донишкадаҳои кишвармон фаъолият карда истодаанд. Устоди зиндаёд, инсони ғамхору мушғиқ, дастигу мададгори ҷавонон, маҳсусан шогирдон буданд. Мо шогирдони устод дар давраи деканини он қас солҳои 1963 то 1976 дар Доношикадаи педагогии шаҳри Кӯлоб таҳсил менамудем. Ӯ ҳамеша ба

АЗ ДИДА БА ДИЛҲО РАФТ...

дарди донишҷӯён ва шогирдон, ки бо ў кор мекарданд, марҷам мебахшиданд. Ў имрӯз миёни шогирдон нест, вале ёди ў аз дилу диди ҳар яки мо шогирдон ва ҳайати омӯзгорон бо хотираҳои нек ҳеч гоҳ фаромӯш наҳоҳад шуд.

Раҳмонов
Шариф
10.01.1932
дар деҳаи
Дийи Таҳи
ноҳияи Хова-
линг дар хона-
дони деҳқон
таваллу д
шуда, 06.02.1992
дар шаҳри
Кӯлоб вафот
кардааст. Ом-



ка-математика (1963-1976), муаллими қалони кафедраҳои математика, алгебра ва геометрия (1976 то поёни умр). Соли 1977 аз курси тақмили ихтисос дар Университети давлатии Калинин (ҳоло Твер) гузаштааст. Бо медали "Ветерани меҳнат" (1985, Москва), нишонҳои сарисинагии "Аълоҷии маорифи мактабҳои олии СССР", "Аълоҷии маорифи Тоҷикистон" қадр карда шудааст.

Устод аз соли 1963 то 1976 дар муддати 13 сол вазифаи декани факултаи физика ва математикаро дар ҳамон донишкада ба ўҳда доштанд. Ба ҳамагон маълум аст, ки шодравон Раҳмонов Шариф аз оғози фаъолияти омӯзгориашон то поёни умр дар миёни ёру дӯстон, шогирдон ва ҳамкашон эҳтироми хосса доштанд.

Ба устод Ҳудовонд сифатҳои наҷиби инсонӣ, аз ҷумла нияти нек, дили пок, маҳорати баланди педагогӣ, падари меҳрубон, истеъодди нотакорро ато карда буданд. Фарзандони устод ҳама маълумоти олийдоранд, ки дар ҷумҳурий ва берун аз ҷумҳурий кору фаъолият доранд.

Дар давраи донишҷӯ будани моустод аз ғанни геометрия дарс мебоданд ва ин фанро бисёр хуб медонист. Шогирдони зиёде дар баҳши риёзӣ тайёр кардааст, ки ҳоло аксари онҳо номзад ва доктори илмҳои физика ва математика мебошанд.

Имрӯз ў бо мо нест, аммо маслиҳатҳои он қас дар ёди мост. Кори нек, амали нек, гуфтори нек, пиндори некро аз устоди шодравон Раҳмонов Шариф омӯхтаем.

Рӯҳашон шод бод!



Комрон БОБОЕВ, асистенти кафедраи
химия ва биология

ҲОҚ ВА МОҲИЯТИ ОН

Қабати болои ҳосилхези заминро ҳоқ меноманд. Дар Тоҷикистон соҳибиҳистоламон зиёда аз ҳафт нағуди ҳоқ дид мешавад, ки таркибашон ҳар ҳел моддаҳои физой доранд.

Ба омӯзиши илмии ҳоқ танҳо оҳиррои асари XIX оғоз намудаанд, гарчанде одамон таҳминан 7000 сол пеш аллакай ба қишлоғи кори замин машғул буданд. Ҳусусан, қабати болои ҳоқ, ки дар он ҳар ғуна растаниҳо қишлоғи корда, ҳосили зироатҳои гуногунро мегирифтанд, одамонро аз давроҳои заминдорӣ ба худ ҷалб мекард. Ҳоқ асоси табииати ҳуշкӣ мебошад. Ба саволи "Чӣ тавр ҳоқ ҳосил мешавад?" Аввалин бор олимии рус М.В. Ломоносов соли 1763 дар асари худ "Оид ба қабатҳои Замин" ҷавоб гуфтааст. Ӯ тасдиқ мекунад, ки ҳоқ аз ӯсидаи организми ҳайвонот ва растаниҳо дар тӯли зиёд ҳосил шудааст. В.В. Докучаев (1846-1903) нишон дод, ки ҳоқ организми мурда набуда, балки организми зинда аст, ки дар он организмҳои зиёде ҷой гирифтаанд ва таркиби хеле мурракаб дорад. Ба таркиби ҳоқ ҷор ҷузъи соҳтории муҳим доҳил мешаванд: моддаҳои маъданӣ (одатан, 50-60% аз таркиби умумии ҳоқ), моддаҳои ӯзӣ (то 10%), ҳаво (15-25%) ва об (25-75%). Соҳтори ҳоқ аз рӯи таркиби рег ва гилҳои дар он буда муайян мешавад. Ҳоқи хуб бояд дар таркиби худ миқдори баробари гил ва рег бо зарраҳои андозаи мобайни бояд дошта бошад. Дар ин ҳолат соҳтори ковоқ ҳосил шуда, ин ғуна ҳоқро гилҳои меноманд. Ҳоқҳои соҳтори миёна ва майдадоштаро (гил, гилҳоқ, алевритҳо) ба түфайли миқдори зиёди моддаҳои физой ва қобилияти нигоҳдории об барои расиши растаниҳо мурӯдӣ мешаванд.

Коршиносон бар ин назаранд, дар Тоҷикистон занони ба ҳаракатҳои ифротӣ пайваста, иштирокчиёни ғайрифаъоъл ва қурбонии марҳоҳи ҳешовандиашон мебошад. Аммо як иддаи онҳо худ фаъол буда, мустақилона тасмими иштироқ кардан дар ҳаракати ифротро гирифтаанд.

Стратегияи милли муҳолифат ба экстремизм ва терроризм барои солҳои 2016-2020 нақшаш амали ҷороҳои мушаҳҳас оид ба дастгирии занон ва пешгирии онҳо аз пайвастон ба ҳаракатҳои экстремистиро дар назар дорад. Аз ҷумлаи ин ғуна ҷороҳои муассир - ташикли оғоҳии бештари аҳолӣ аз ҳатарӣ экстремисти иҷборӣ, инчунин, бештар карданни иштироқи занон дар шӯроҳои маҳалӣ ва мақомоти ҳуқуқ ба шумор мераవад. Дар ҷомеаи фаҳмиши густариш ёфта истодааст, ки занон метавонанд дар пешгирии ин падидан номатлуб бо роҳи иштироқи бевосита дар оилаҳои худ ва ҷомеа, табодули иттилоот оид ба ифротгарои иҷборӣ, бо роҳи овардани даделҳои радкунанда, мустаҳкам карданни ӯстувории худ нисбат ба табиготи ифротӣ, ба худ гирифтани вазифаву масъулияти бештари иҷтимоӣ, иштироқ намоянд.

Ҳамин тавр фаҳмиши бештари вижагиҳои нигоҳи иҷмолӣ ба сатҳу сифати ифротгарои динӣ ва дараҷаи ҷалшавии занон ба ин раванд дар Тоҷикистон нишон медиҳад, ки ин масъала бештар сифату миқдори мубрамтарин гардиданро ба худ гирифта истодааст.

Ҳамин тавр фаҳмиши бештари вижагиҳои нигоҳи иҷmolӣ ба сатҳу сифати ифротгарои динӣ ва дараҷаи ҷалшавии занон ба ин раванд дар Тоҷикистон нишон медиҳад, ки ин масъала бештар сифату миқдори мубрамтарин гардиданро ба худ гирифта истодааст.



Матлуба ИЗЗАТОВА, аспиранти Дошишгоҳи
миллии Тоҷикистон

Дар ҷомеаи ҷаҳонӣ дар ҳоли имрӯз яке аз масъалаҳои дигари рӯз ин зуҳури терроризму экстремизму ба ҳисоб мераవад, ки он дар шароити ҷомеаи муосир як қатор кишварҳои оламро фаро гирифтааст ва дар нағтиҳои он шаҳру дехоти зиёдро, ки ободу шукуфон буданд, ба ҳаробаҳору вайрони таҳдид додааст. Аҳолии зиёд ҳонавайрон гардида, дар оворагиву саргардонӣ умр ба сар мебаранд. Ҳазорон тифлакони бегуноҳ дар гирдobi амалҳои террористӣ фавтида истодаанд.

Мутаассифона, дар бисёр аз кишварҳои ҷаҳон, баҳусус мамлакатҳои Шарқ ҳихтилофҳои динию мазҳабӣ, қавмию сиёсӣ шакли мусаллаҳонаро гирифта, бо шеваи бисёр бераҳмониа ва зидди инсоният идома доранд.

Боиси ташвиш аст, ки имрӯз баъзе аз кишварҳо барои амали соҳтаҳи ҳадафҳои геополитикии худ аз гурӯҳҳои ифротӣ ва террористӣ ҳамҷун силоҳи истифода менамоянд. Камтаваҷҷӯй ба масъалаҳои бастанироҳои таъмини молии гурӯҳҳои террористӣ ва афзоиши фишор ба созмонҳо ва давлатҳои тамвилкунандаги гурӯҳҳои террористӣ мубориза бо ифротгарои динӣ ва терроризми байнамиллалӣ душвортар соҳтааст.

Созмону ҳаракатҳои радикалии террористӣ-экстремистӣ ба монанди "Ҷабҳат-ун-нусра", "Давлати Исломӣ", "Ваҳҳобия", "Салафия", "Хизб-ут-тахрир", "Ҳаракати исломии Ӯзбекистон", "Гурӯҳи исломии Туркистони Шарқӣ", "Ал-қоида", "Конгреси

ДОНИШЧУ

БУЗУРГИИ МОДАР

Муҳаммадчон ХАСАНЗОДА, донишчӯи соли 3-уми факултати таърих, ҳуқук ва муносибатҳои байналмилалӣ



Модар муҳимтарин шахс дар ҳаётӣ ҳар як инсон ба шумор мера-вад. Инсон аз овони тифли то даврони пирӣ дар ҳар мушкилоти худ ба модар муроҷиат мекунад. Ҳатто дар вақти гоҳ будани модар фарзанд аз ў талаби кӯмак ба ияюн мекунад. Дар бораи муҳаббати модар ба фарзанд аз қадим ҳам дар адабиёти бадеъ ва ҳам дар адабиёти шифоҳии мардум ҳикояву қиссаҳои таъсираҳои вучуд дорад. Дар як ҳикояе омадааст, ки пиразани нобиное як писар дошт ва ўро калон ва тарбият менамуд. Рӯзе пирсараш бемор шуд ва модар сари болони писари бемораш нишаста аз Ҳудо илтиҷо менамуд, то ба писараш шифо ёбад. Ногаҳон фариштае падид омаду ба модар гуфт:

- Аз Ҳудо ба ту як башорат дорам, орзуи Ҳудро бигӯй, ки Ҳудо ўро бароварда мекунад. Модар гуфт:
- Аз Ҳудо орзу дорам, ки ба писари ягонаам шифо бахшад. Фаришта гуфт:
- Ҳуб фикр кун! Ту ҷашмони нобино дорӣ, шояд орзуят дигар бошад. Модар гуфт:

- Ман танҳо саломатии писараро орзу дорам.
Писар шифо ёфт ва модар ўро бо азобу укубате калон кард. Вақте ки калон шуд, модар тӯйи ўро барпо намуду ўро хонадор кард, аммо модар медид, ки рӯзи писараш бо саҳтио камбизоатӣ сипарӣ мегашт ва ҳеч кори хубу мувоғики пайдо наменамуд. Модар ҳамеша дар фикри писараш буд. Рӯзе ба фикри писар банд буд, ки ҳамон фаришта падид омаду гуфт:

- Модар, метавонӣ орзуи ҳудро бигӯй, ки ин башоратро аз Ҳудо бароят овардам:

Модар гуфт:
- Қадри фарзанд баланд будааст. Кош рӯзи писарам ба ҳуби бигзард ва зиндагии хурраме дошта бошад.

Фаришта ҳайрон шуду гуфт:
- Модар, ту ҳудатро фикр кун, умрат ба нобиной гузашта истодааст. Ин толеи ту ҳаст, ки Ҳудованд орзуятро бароварда мекунад, ҳуб андеша кун.

Модар гуфт:
- Агар Ҳудо орзуи маро амали созад, орзуям барори умру кору рӯзгори хуби писарам аст!

Писар сарватманд шуд, валие ҳамсараш ҳар рӯз бо ў ҷанҷол мекард ва ба ў меғуфт, ки аз модари курат безор шудам, ё бо ман зиндагӣ мекунӣ ва ё бо модари курат. Писар намедонист, ки ин гапро ба модараши ҷох бигӯяд. Модар, ки ҳуд ин баҳсро шунида буд, гуфт:

- Писарам, ман меҳоҳам ҳонаи алоҳида дошта бошам, ки бо ҳудам ва дар дунёни торики ҳудам зиндагӣ қунам ва зиндагии шуморо торик насозам.

Писар ба модараши ҳонаи дигаре ҳариду модараширо ба он ҷо бурд ва сари ҳар вақт аз ҳоли модар ҳабар мегирифт. Ногоҳ ҳамон фаришта омаду пурсид:

- Эй модар, аз Ҳудо шудааст, ки як орзуи ҳудро бигӯй, бароварда шавад.

Модар гуфт:
- Орзу дорам, ки келинам зани мушфиқи меҳрубон шавад, то зиндагии писарам хубу умри писарам хуш бигзарад.

Фаришта ба ғазаб одомад гуфт:
- Эй зан, ту ҳастии ҳудатро дар танҳои торики ба писарат баҳшидӣ, ақун ки ў дигар ба ту ниёз надорад, фикри ҳудатро кун ва талаб кун, ки ҷашмонат равшан гардад!

Модар гуфт:
- Ҷашмони ман ва қалби ман вақте равшан аст, ки писарам хушҳол бошад.

Дар ин вақт орзуи модар бароварда шуд ва аз ҷашмони фаришта ашк ҷорӣ шуд ва гуфт:

- Эй модар, ту мавҷуде ҳастӣ, ки Ҳудо туро маҳсус барои фарзанд фиристид ва дар ин вақт як қатра ашки фаришta ба ҳадаад мадар ҷаҳонро ба ҷашмони ў гӯш дижад, зеро модар барои фарзанд тамоми ҳастии ҳудро мебахшад.

Бояд ҳар як шахс дар зиндагӣ ба қадри модари ҳуд бирасад, ўро иззату эҳтиром намояд, ҳеч гоҳ ўро нороҳат насозад ва ҳамеша ба суханони ў гӯш дижад, зеро модар барои фарзанд тамоми ҳастии ҳудро мебахшад.

БА ҶОН БАРОБАР МОДАР

Мехроб РАҶАБЗОДА, донишчӯи соли I-уми факултati молиявио ишқисодӣ



Модар, модар, ба ҷон баробар модар, Ҳубора нашуд ба кас миъассар модар.

Нолам зи гамат, хок бар сар гирам, Кошики бимирам дар пеши поу модар.

Модар бузург аст. Бузургии модар дар он аст, ки бузугтарин неъмати дунё фарзандро ба дунё меорад. Шабу рӯз дар фикри он аст, ки фарзанд бузург, донишманд, ҳунарманд шавад ва барои ҷомеаи инсонӣ саҳмгузор гардад. Вақте ки фарзандаш 1-2 сола мешавад, модар ба вай аввалин қалимаҳоро ёд медиҳад. Вақте ки фарзанд қалимаҳоро аз бар карда натавонад, модари бузург бо вай пайваста қалимаҳоро тақорро карда, омӯхтани онро мусоидат менамояд, то ки фарзанд сухан карданро ёд гирад.

Модаронро эҳтиёт кунед!

РӮЗИ МОДАР МУБОРАК БОД!

Фахридин САҶДУЛЛОЕВ, донишчӯи соли 4-уми факултati филологияи ҳориҷӣ

Модар, имрӯз рӯзи ту аст, фардо ва рӯзҳо дигар ҳам. Ҳар рӯзе, ки ту ҳастӣ ва суйи ман табассум мекунӣ, он рӯз рӯзи ман аст! Ид муборак, модри хушрӯйи ман!

Ин ҳурду қалон зи туст, модар, модар,
Ин номуни нишон зи туст, модар, модар.

Бе ҳастии ти ҷаҳон надорад ҳастӣ,
Ҳастии ҷаҳон зи туст, модар, модар.

Беҳтарин садои зиндагӣ тапиши қалби ту аст. Эй оғоби-би нозонани зиндагӣ, ҳамеша дураҳон бимонӣ!

Дар қӯчаи ҷон ҳамеша модар бокист,
Дарёи муҳаббаташ ҷу Кавсар бокист.

Дар ғӯшиши ошиқона, номи модар,

Шеърест, ки то абад ба дафтар бокист.

Аз ту меҳруbonam, бобати тамоми азиятиҳои бачагӣ мав-зarat meҳoҳam. Ummedvoram, kи қalbat ҳeç goҳ az man tilpa-mand naboshad, to man ҳamemsha xushbaxt boшam. Zebotarini va poktarin қalbro dorӣ, modar.



МОДАРИ МАН АЗ ҲАМА ЗЕБОСТ, ЗЕРО...

Моҳинави КУРБОНМАД, донишчӯи соли 2-уми факултati филологияи тоҷик ва журналистика


Оҳ, модар! Ба Ҳудо дар васфи ту қalamam дар сатроҳи дафтарро роҳгу мезанад. Аз нотавонияш пай мебарам, пай мебарам, ки ба ғаҳми васфи ту рафтани барои қalbi manу ҳамон кори осоне нест.

Оре, модар! Ман дар интиҳоби мавзӯъҳо туро пазирифтаам, туро ки борҳо дар тасвири зебоӣ ранг сарф карда, авороқи зиёд сиёҳ на-мудам, аммо то кунун ин тасвири бароям миъассар нагашта, кори ношуандоне боӣ мондааст.

Модари ман аз ҳама зебост, зеро дар сардтарин лаҳзаҳо гармтарин эҳсосро тақдимам намуда, дар айёми саҳтиҳуви зиштиҳа ва торикиҳо ба ҷеҳраи зебоӣ нурбораш роҳам мепаймуд ба дунёни зебоӣҳо. Ҳар гаҳ бемор мебудам, ҷашм кӯшодан замон ҷеҳраи нигарони ў пеши назар намудор мешуд, ки то ҳол чун анъана он ҷеҳра ба ҳамон зайл ҳар дам назараро фаро мегирад. Ў буд, ки ба қалби бесадоям садо, ба шеърини нимавиштам илҳоми наъ мебахшад. Оғози анҷо-ми кори ман, тамоми феъли рафтори ман ба ёдварии симои меҳруborу ҷашмони нури муҳаббат пошандai ў, лабони наси-ҳатрезу дастони дуодиҳонда ўст. Ин лаҳза низ дар танҳота-рин авқот бо ёди ў машгули ваф мешаваму бо гарқи меҳ-раш раффи эҳсоси бекасӣ мекунад.

Модар барои меҳри бузургатро гунҷонидан қалbam камӣ мекунад. Ҷо орази поки ту ҷун фирдавси гулгулшукофон, дунёни зебоӣест, ки ҳатто барои як гули онро мунъяқис шудан кувватам намерасад, алфозам дар ҳам мепечад. Каломам кӯтоҳ, қаламам кунд мешавад. Гӯё ҳама мутебъи дилрабоии ту шуда, дар ороиштад лол мемонанд. Magar ин расми зебоӣ ва сифоти фариштai нест? Туро ҳар лаҳза ба ёд меорам, модар! Туро ки ҳар сония ба зиндагии торикам нурпоши мекунӣ, симоеро, ки аз ғами фарзанд оҳангҳоро қабул кард, ҷашминеро, ки дарроҳи интизорӣ аз боду ҳоҳи шуҳу маъюс гардианд ва дастонеро, ки ба сӯи Ҳудо бардошта шуда, дарроҳи илоҳириро ба рӯям боз меҳоҳанд. Бале, модар дар фаришта сиративу зебосурати ту ҳеч шаке нест. Ин ҳақиқати ошкору қарордоди имзошудааст, ки абдан тағиир наҳоҳад шуд.

Оре, ў зебост, зеро сарҷашмаи пайдоиши накӯҳист. Агар дар тинати инсониям ҳулқи ҳамиде табиятёғта бошад, маҳз аз машққати модарам аст. Ишқи ту ба ман ғаҳмонда, ки ҳеч ишқе сӯҳтани ва ҳеч меҳре соҳтани нест. Гайри ишқи ту, ки дилам месӯzonad ва меҳри ту, ки маро ҳамчун кас шакл месозад.



ҚАДРИ МОДАР

Бахтиёр ШАРИФОВ, донишчӯи соли I-уми факултati филологияи ҳориҷӣ

Модар қиматарин неъмати руи дунё, сарҷашмаи меҳру муҳаббати беканор, ҳиматалнтарин шахси башарият аст. Маҳз меҳри бепоён ба навозиши гарми модар моро ба оламу одам ошно соҳтааст. Модар дароӣ қалби ҳамон қадри модар бо олами рангини қӯдакӣ ба воз мераҳему. Мутаассифона, на ҳар кас қадри модарро медонад.

Модар, модар, қадри ту дунё бошад,
Сад меҳру вафо дар дили ту ҷо бошад.

Ҳар кас, ки надонад зарроэ қадри туро,

Савғанд ба Ҳудо, ки хори дунё бошад.

Захмати шабонарӯзио бедорҳоҳи ў таҳо ба худаш хос буда, касро ба ҳайрат меорад. Модар меҳоҳад, ки тифлаш бе-нуқсон ба воя расаду мададгори даврони пириаш гардад.

Рӯзи модарон муборак бошад!



50 САВОЛ: 100 СОМОНИЙ МУКОФОТПУЛӢ

Хонандагони азиз! Ҳайати эҷодии рӯзнома "Ан-вори дониш" барои таъваҷӯҳу ҳоссатон ба Шумо миннатдорӣ баён намуда, баҳратон ҳушиҷои рӯзгорро таманно доранд.

Ҳайати эҷодии рӯзнома бо хости хонандагон мақсад гузошт, ки дар ҳар шумора озмуни саволу ҷавобро пешниҳод кунад. Ҳоло 50 савол ба Шумо пешниҳод мегардад ва ҳар хонанде, ки аввалин шуда ба ҳамаи саволҳо ҷавобҳои дуруст ба идораи рӯзнома ирсол мекунад, насиби 100 сомонӣ мукофотпӯли мегардад. Ба Шумо барор ҳоҳонем!


Мӯҳлат то 30-уми марта муйян гардидааст.

1. Теоремаи машҳуртарин дар геометрия чӣ ном дорад?
2. Фони таҳаллуси қадом шоир аст?
3. "Наводир-ул-вакъеъ" асари кист?
4. Пойтаҳти давлати Дания қадом шаҳр аст?
5. Созими Милали Муҳаҷид ҳайати шудааст?
6. Театри давлатии ҷавонони Тоҷикистон ба номи кист?
7. Номи пештарин дарёи Аму чӣ буд?
8. Ноҳияи ҳунаркитни Тоҷикистон қадом ноҳия аст?
9. Бонки миллии Тоҷикистон қадом шаҳр аст?
10. Ватанин футбол қадом давлат аст?
11. Метали сабуқтарин ҷон дорад?
12. Аввалин кишишти, ки дар сайёраи Мирриҳон нишаст, чӣ ном дошт?
13. "Лубоб-ул-албоҳ" асари кист?
14. Қадом металро шоҳи металҳо мегӯянд?
15. Падари Захҳор ҷон дорад?
16. Дар нақши Суҳроб дар филми "Рустам ва Суҳроб" қадом ҳунармандии тоҷик нақш бозидад?
17. Вожиди пули Туркия?
18. Маркази ҷуғрофии Тоҷикистон қадом ноҳия аст?
19. Ноҳияи гармтарини Ҷумҳурии Тоҷикистон қадом ноҳия аст?
20. Дарозии дарёи Нил ҷон қадар аст?
21. Мори қалонтарин дар ҷаҳон ҷон дорад?
22. Муаллифи асари "Сароби биҳишт" кист?
23. Маймун чанд ҳромасома дорад?
24. Маймунҳои одамшакпро номбар кунед?
25. Ҷӯқри кули Байқал ҷон қадар аст?
26. Ҷӯқати болонии замин, ки дар он растани мерӯяд, ҷон меноманд?
27. Қадом олим дар таркиби ҳаҷо оксиген ба нитроген буданро муайян кардааст?
28. Асогузори мактаби физиок

ГОЛИБИ КРОССВОРД МУАЙЯН ШУД!

Ба кроссворди шумора гузашта 12 нафар: Давлатова Қаламнисо (07.03.2019, соати 08:25, 28 хато), Нуров Бурхониддин (09.03.2019, соати 10:06, 21 хато), Суфиев Хайриддин (09.03.2019, соати 13:09, 15 хато), Гадоев Холаҳмад (11.03.2019, соати 15:19, 22 хато), Латифи Бобоҷон (12.03.2019, соати 08:05, 26 хато), Сафаров Баҳтиёр (12.03.2019, соати 16:43, бехато), Забиров Максұд (13.03.2019, соати 12:13, 15 хато), Мұхаммадомини Раҷаб (13.03.2019, соати 16:51, 19 хато), Маҳмадиева Ф. (14.03.2019, соати 09:01, 3 хато), Гиёев Низомуддин (14.03.2019, соати 13:25, 11 хато), Каримзода Ҳисейн (15.03.2019, соати 07:41, 6 хато), Эмомалии Курбоналий (15.03.2019, соати 11:59, 18 хато). Голиб Сафаров Баҳтиёр аст, зеро кроссвордро бехато пур карда, ба идораи рӯзнома равон кардааст.

Хонанде, ки чавобхои худро аз назар гузаронидан меҳоҳад, метавонад ба идораи рӯзнома ташриф биоварад. Дониши худро сайқал дихед, чӯянда бошед ва насиби мукофотпулӣ дар ҳачми 100 сомонӣ гардед! Мӯҳлат то 30-юми март муайян гардидааст.



ДИККАТ!

**ХОНАНДАЕ, КИ ПЕШ АЗ ҲАМА КРОССВОРДРО БЕХАТО ПУР ҚАРДА, БА ИДОРАИ РЎЗНОМА ПЕШНИҲОД МЕКУНАД, БО МУКОФОТИ ПУЛӢ
ДАР ҲАЧМИ 100 СОМОНӢ ҶАДРДОНӢ ҚАРДА МЕШАВАД.**

СУХАНИ МОНДАГОР

Олимон 3 гуруҳанд: якум: олимоне, ки мисли мурча фактҳоро ҷамъ мекунанд, вале боло намераванд. дуюм: олимоне, ки аз хиради ҳуд мисли анкабуд тори дилфиребе метананду аммо ба касе нафъ намерасонанд. сеюм: олимоне, ки мисли занбури асал фактҳои таҷрибари бо нури хирад рӯшан намуда, ба одамон нафъ мерасонанд. Маҳз ин гуна олимон олимони ҳақиқӣ ҳастанд.



ПАЙГОМ

Санаи 10.01.2019 муаллими қалони кафедраи забонҳои ҳориҷии факултати филологияи ҳориҷӣ Муродов Баҳридин Раҳмонович рисолаи илмии ҳудро дар мавзӯи "Таҳлили соҳторӣ-маънӣ ва нахвии ҷонишиҳои манғӣ дар забонҳои англӣ ва тоҷикӣ" барои барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз аз рӯйи иҳтиноси 10.02.20-Забоншиносӣ қиёсӣ-таъриҳӣ, типологӣ ва муқоисавӣ, зери роҳбарии доктори илмҳои филология, профессор Мамадназаров Абдусалом бо муваффақият ҳимоя намуд.

Санаи 15.03.2019 саромӯзгори кафедраи химия ва биология Досаков Мумин Муҳторович рисолаи номзадии ҳудро дар мавзӯи "Педагогические условия формирования экологической культуры и активизации природоохранной деятельности учащихся 5-9 классов общеобразовательных школ Республики Таджикистан" аз рӯи иҳтиноси 13.00.01-педагогика умумӣ, таърихи педагогика ва маориф зери роҳбарии доктори илмҳои педагогӣ, профессор Мирзоев Салим Сайдалиевиҷ дар Шӯрои ҳимояи Академияи таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон бомуваффақият дифоъ намуд.

Раёсат, ҳайати профессорону омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳ омӯзгоронро ба ин муносибат табрику муборакбод намуда, ба онҳо дар оянда муваффақиятҳои нав ба нави илмию эҷодиро баҳрашон тамано менамоянд.



ПАТИФАИ Рӯз

Зане, ки ҳамеша ба шавҳарааш шак дошт, нисфи шаб аз хоб бедор шуд ва телефони шавҳараашро гирифту номҳои нафарони дар телефон сабтшударо як-яқаз назар гузаронид. Дар миёни номҳои ҳамсӯҳатони шавҳарааш ба чунин номҳо расид. 1. Дорандай оғӯши гарм. 2. Дорандай ашки латиф. 3. Султони қалbam.

Зан шадидан аз ин мавзӯъ асабӣ шуд ва ба шумораи аввал занг зад, ки модари шавҳарааш ҷавоб дод. Ба шумораи дуввум занг зад, ки ҳоҳари шавҳарааш ҷавоб дод. Ба шумораи сеюм занг зад, ки телефони ҳудаш ба садо даромад. Зан талаби маҳфират намуд ва тавба кард, зеро ҷун бехuda ба шавҳарааш шак намуда

будааст. Тасмим гирифт, ки барои ҷуброн маоши ин моҳашро ба шавҳарааш диҳад. Модари шавҳарааш низ, ки аз ин мавзӯъ оғоҳ шуд, якмоҳа нафақаашро ба писараш дод. Ҳоҳари шавҳар низ бо шунидани ин ҳабар ангуштари итилоҳашро фурӯҳт ва пули онро ба бародараш дод. Шавҳар бошад, бо он пулҳо барои маъшуқааш, ки дар телефони ўномаш "Валиқул" сабт шуда буд, баҳшида ба Рӯзи модар ҳаддия бисёр зебое ҳарид.

Тани нав

Валерий Спиридонов, барномасози рус аввалин шахсе аст, ки қаллаашро ба тани дигар кас медӯзанд. Ҷуҳтани қалла ба пайкари дигар ин аз аввалин ҷарроҳиҷо дар таърихи тиб маҳсуб меёбад. Ҷарроҳро олими итолиёвӣ Сержо Канаверо ба ўҳда гирифтааст, ки 36 соат давом мекунад, вале Валерий ҷунун танро аз кучо мейбад?

Он шахсе тани ҳудро ба Валерий баҳшида метавонад, ки ба ҳукми марғ

маҳкум шуда бошад ва ё шахсе буда метавонад, ки мағзи сараш аз кор ба-ромада бошад.

Косахона бо принтери 3D Ҷуҳтари ҷавони 22-сола аз Нидерландия ба беморие гирифтор шуд, ки косахонаи сари ў 5 сантиметр қалон гардид. Ин ўро ба сардард ва нобиной оварда расонид. Баъди ҷарроҳи кардани косахонаи сар ва ба ҷои косахонаи ў насиби косахонаи сунъӣ, ки ба воситаи принтери 3D бароварда шудааст, ў тамоман сиҳат шуд.

ИН АЧИБ АСТ!

Батареи атомӣ

Дмитрий Прокопьев рус батареи атомие иҳтироъ намуд, ки он 12 сол бетанаффус заряд медиҳад.
100 сол

Торӣ элементи кимиёвие аст, ки нақлиёти оянда метавонанд ба ҷои бензин ва газ бо 200 грами он 100 сол бе танаффус ҳаракат қунанд.

Гирдоъаранд, Сулаймон СУЛТОН, мутахассиси Раёсати тарбия

ПАТИФАҲО



Ҳамшира назди ҳуҷтар омада, мегӯяд:
-Дуҳтур, бемори 7-ум палата аҳволаш вазнин шуда истодааст.

Дуҳтур ғазаболуд ба ҳамшира мефахмонад:

-Одоби суханрониро риоя кунед. Набояд ин хел ноумед бошад. Гӯед, ки бемори 7-ум палата фикр мекунад, ки аҳволаш каме бад шудааст...

Рӯзи дигар ҳамшира ба ҳуҷтар:
-Дуҳтур, бемори 7-ум палата фикр мекунад, ки каме мурдааст.

Шаб зани Афандӣ нолишкунон мегӯяд: "Хез охир ҳамин кӯдакро камтар ҷонбон, нимаш аз ман бошад, нимаш аз туст". Афандӣ оромона ҷавоб медиҳад:

"Ту ҳамон ними ҳудатро ҷумбон ба ними ман корат набошад".

XXXX

Сартарошхона мөрәвӣ, мебинӣ, ки рӯйи замин мӯй ректааст, дукони дузандагӣ ҷавоб, латтапораҳо ҷароӣ ӯзӣ, паронда мебинӣ, вале ба бонк ҷавоб, ҷизро рӯйи замин намебинӣ. Ҳатто рӯҳо ҳамшира назди ҳуҷтар омада...

XXXX

Муаллими забон:
-Ман медавам, ту медавӣ, вай мадавад, ин қадом замон аст?

Ҳонданда:

-Замони "облава".

XXXX

Шавҳар маҳсуз ба ҳона меояд. Занаш ҷарроҳиҷо, ўро латуқуб мекунад. Зан латуқубкунон:

-Боз менушӣ, ман ба ту мегӯям боз менушӣ?

Шавҳар:

-Майлаш, рез.

XXXX

Суҳбати набера бо бибӣ:

-Бибичон, шумо дандон доред?

-Не, надорам.

-Ин тавр бошад, ана ин себро дошта истед, ҳозир ман меоям.

-Ба қадом донишгоҳ дохил шуданий?

-Ба донишгоҳи тиббӣ.

-Зӯр-ку! Ман бошам, ҳуҷҷатҳоямро аллакай ба донишкадаи байторӣ супоридам. Вақте диплом гирифтем, яқдигаронро бемалол муолиҷа кардан мегирем, чӣ гуфти?

XXXX

Муаллими ҷуғрофия назди табиб меравад.

Дуҳтур:

-Аз чӣ шикоят доред?
-Поям дард мекунад.
-Кӯчояш?

-Аз буҷулақи по ба самти шимолу шарқ.

XXXX

Дар зали суд.

-Ҷӯнс, ҷаро вақти ҳондани ҳукм бояд ҳезӣ?

-Чунки бадди ин дуру дароз шиштан даркор.

XXXX

ЭЪТИБОР НАДОРАД

Дафтарчай имтиҳоние, ки Донишгоҳи давлати Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ соли 2017 ба донишҷӯи соли 2-юми факултати химия, биология ва география (шӯзбон рӯзона) Лолаев Ҳолмурод Ҳушбахтович додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит дониста шавад.



МУАССИС:

Донишгоҳи давлатии Қўлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

ҲАЙАТИ МУШОВАРА:

Абдулло Ҳабибулло, доктори илмҳои физика ва математика, профессор, узви вобастаи АИ ҶТ, ректори Донишгоҳи давлатии Қўлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

Каримов Самариддин, доктори илмҳои химия, профессор, Узви пайвастаи АМТ

Ибодов Махмадулло, доктори илмҳои фалсафа, профессор

Чумъаҳон Алимӣ, доктори илмҳои филология, профессор

Холиков Сафар, номзади илмҳои химия

Худойдодова Шарофат, номзади илмҳои филология, дотсент

Назаров Ҳотам, номзади илмҳои педагогӣ

Абдуллоев Махмуд, доктори илмҳои таъриҳ, профессор

Мирзоев Салим, доктори илмҳои педагогӣ, профессор

Ҷӯраев Бобоҳон, саромӯзгор

САРМУҲАРИР:
ҶАҲОНГИР РУСТАМШО

КОТИБИ МАСЬУЛ:
Эраҷ давлатов, номзади илмҳои филология, дотсент

САҲИФАБАНД:

Муниса Каримова

Андеши ва ақидаҳои нашршудаи шахсии муаллифон дар мақолоту гузоришҳо ақида расмии ҳайати эҷодии рӯзнома маҳсуб намешавад. Дурустии асноду далели маколаҳо ба уҳдаи муаллиfon аст.

Рӯзнома дар ҶДДМ "Мега-принт" ба табъ расидааст. Адади нашр 5000

Нашрия дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон №030/РЗ-97, 30.08.2017 аз нав ба қайд гирифта шудааст.

Маводҳо бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англӣ нашр мешаванд. Рӯзнома тарики обуна дастрас мегардад.

НИШОНӢ:

735360. ш.Қӯлоб, кӯчайи С. Сафаров 16
E-mail: anvor.donish@kgu.tj
Телефон: корӣ: (83322) 3-31-15,
мобилий: 918-13-99-68; 981-00-02-19